

Китоб маърифатбахши ҳамагон аст

(Аввалаш дар саҳ. I)

гуногун Музаффар Сулаймонов-корманди телевизиони «Баҳористон» соҳиби чойи якум, Фариза Мамадназарова - омӯзгори литсейи Оғоҳон дар шаҳри Ҳоруг ва Фирӯза Мирраҳмадова - омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёна умумии №61-и ноҳияи Ашт соҳиби чойи дуюм, Бузургмехр Боймуродов -муҳаррири идораи барномаҳои мусиқии Радиои Тоҷикистон ва Саломат Фаттоева - омӯзгори ноҳияи Спитамен соҳиби чойи сеюм гардиданд.

Дар номинатсияи адабиёти классикӣ, дар гурӯҳи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии қасбӣ Зайнаб Зиёева -хонандай синфи 11-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №5-и шаҳри Душанбе соҳиби чойи якум, Фарзона Сафарова - хонандай синфи 10-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №1-и ноҳияи Ваҳш ва Ҳоҷимоҳ Нурова - хонандай синфи 10-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №13-и ноҳияи Айнӣ соҳиби чойи дуюм, Ориёнурӣ Султоншо - хонандай синфи 11-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №29-и ноҳияи Рӯшон ва Мехрангез Набиева-хонандай синфи 10-и гимназияи «Ганҷ»-и шаҳри Ҳуҷанд соҳиби чойи сеюм, дар миёни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии қасбӣ Соҳиба Иззатова - донишҷӯи курси 3-и Коллеки тиббии шаҳри Ваҳдат соҳиби чойи якум, Муродҷон Саҳобиддинов - донишҷӯи донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б.Faфуров ва Гулнисо Содиқзода-донишҷӯи курси 1-и Коллеки омӯзгории ноҳияи Қубодиён соҳиби чойи дуюм, Маликабону Рӯзиматовадонишҷӯи Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б. Faфуров ва Шабоҳангӣ Абдузаттор-донишҷӯи курси 2-и Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ соҳиби чойи сеюм, дар миёни аспиранто-ну докторантон ва ҳодимони илмӣ ва адабии муассисаҳои илмию ҷҷорӣ Наргис Мирзоевавунвонҷӯи Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур ва Шодмонбӣ Шарофов-докторант и Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б. Faфуров соҳиби чойи дуюм, Лоик Собиров - унвонҷӯи Донишгоҳи давлатии Ҷоҳтар ба номи Н.Хусрав ва Исмоил Саидов - докторант и Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б. Faфуров соҳиби чойи сеюм, дар миёни омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, кормандони фарҳангу санъат, калонсолон ва намояндагони қасбу кори гуногун Муқаддам Абдуллоева - хонашин аз шаҳри Ҳисор соҳиби чойи якум, Асрор Карамалиев - истиқоматкунандаи ноҳияи Рошткалья, маъюб ва Сайд Одинаева - омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №29-и ноҳияи Мастчоҳ соҳиби чойи дуюм, Сайрамбек Воҳидова - омӯзгори Коллекти технologӣ-фарماتсенти ноҳияи Ёвон ва Шукрона Рустамзода - ассистенти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон соҳиби чойи сеюм гардиданд.

Дар номинатсияи адабии таҳон, дар гурӯҳи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии қасбӣ Ганҷина Шерализод - хонандай синфи 11-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №59-и шаҳри Душанбе соҳиби чойи якум, Сафиназ Домуллоҷонова - хонандай синфи 10-и литсеи инновацисионии шаҳри Душанбе ва Надира Раҳимова - хонандай синфи 11-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №41-и ноҳияи Шаҳринав соҳиби чойи дуюм, Лайло Султонзода - хонандай синфи 11-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №7-и шаҳри Ҳуҷанд ва Сарвиноз Файзуллобекова - хонандай синфи 6-и литсеи Оғоҳон соҳиби чойи дуюм.

сем, дар миёни донишчӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии қасбӣ Дилноза Бобому-родова - магистри Доғикистон соҳиби чойи якум, Аслиддин Мирзошоев - донишҷӯи курси 4-и Доғикистиҳо давлатии Ҳоругба номи М.Назаршоев ва Насиба Ҳафиззода - донишҷӯи курси 2-и Доғикистиҳо миллии Тоҷикистон соҳиби чойи дуюм, Алома Собирова - донишҷӯи курси 3-и Доғикистадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода ва Шаҳзодаҳон Бурҳонова - донишҷӯи курси 3-и Доғикистиҳо миллии Тоҷикистон соҳиби чойи сеюм, дар миёни аспирантону докторантон ва ходимони илмӣ ва адабии муассисаҳои илмию ҷӯдӣ Гулпарӣ Ҳусейнова - муаллими қалони Доғикистиҳо давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон соҳиби чойи якум, Наврӯзи Чумъамурод - аспиранти Институти адабии ба номи М. Горкийи Федератсия Россия, мутахассиси Маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илмию методии Вазорати маорифи ва илми ҶТ соҳиби чойи дуюм, дар миёни омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, кормандони фарҳангӣ санъат, қалонсолони ва намояндагони қасбу коригуногун Мулкия Аҳтамзода - китобдори китобхонаи бачагонаи шаҳри Душанбе соҳиби чойи якум, Зулайҳо Иззатзода - омӯзгори Доғикистадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода ва Шозодабегим Шукрихудоева - омӯзгори литеийи Оғоҳон соҳиби чойи дуюм, Ислом Боймуровд-омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №7-и ноҳияи Шаҳристон ва Гулҷеҳра Самадова - омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №7-и ноҳияи Ваҳши соҳиби чойи сеюм гардиданд.

Дар **номинатсияи эҷоди**
наср Муртазоалӣ Муродов -
омӯзгори муассисаи таҳсилоти
миёнаи умумии №58-и шаҳри
Истаравшан соҳиби чойи якум,
Мирзошариф Шарифзод -
омӯзгори муассисаи таҳсилоти
миёнаи умумии №1-и ноҳияи
Кӯҳистони Мағтӯҳ ва Ҷамила
Муродова - омӯзгори литсейи
барои хонандагони болаёқати
шаҳри Кӯлоб соҳиби чойи дуюм,
Садафмоҳ Азимова - хонандай
синфи 11-и литсейи №2-и шаҳри
Душанбе ва Фурқат Низомов -
корманди ТВ «Сафина» соҳиби
чойи сеюм гардиданд.

Дар номинатсияи эҳоди назм
Родмехр Сулаймонӣ - омӯзгори
муассисаи таҳсилоти миёнаи
умумии №41-и ноҳияи Маҷтоҳо
соҳиби чойи якум, Бахманёри
Саидқул - мудири бахши шуъ-
бай фарҳанги ноҳияи Шаҳритус
ва Кӯҳзод Тағоев - муҳаррири
Кумитаи телевизион ва радио
соҳиби чойи дуюм, Давлатму-
род Алиев - корманди шӯъбани
маорифи ноҳияи Сангвир ва
Фозил Муқимзода - донишҷӯйи
Донишкадаи давлатии фарҳанг
ва санъати Тоҷикистон ба номи
М. Турсунзода соҳиби чойи
семоҳ гардиданд.



Китоб маърифатбахши ҳамагон аст

Ба голибони чойи аввал 35000 сомонӣ, чойи дуюм 25000 ва чойи сеюм 20000 сомонӣ, диплом ва дигар тухфаҳои хотиравӣ тақдим гардид.

Ҳамчунин, 13-уми декабр барои дарёғти «Шоҳҷоиза»-и озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯги субҳи доной китоб аст» аз 15 нафар довталаб 6 нафар – Муқаддам Абдуллоев, Муҳиба Асоева, Исрофил Маҳмудзода, Муртазоалий Муродов, Гулҷон Начмиидинова ва София Ширинова иштирок карданд, ки доништу ҷаҳонибинии довталабон аз рӯи 5 номинатсия санҷида шуд. Бинобар сабаби ҷавобгӯ на будан ба талаботи Низомномаи озмуни ягон нафар ба дарёғти «Шоҳҷоиза» муносиб дониста нашуд.

Натиҷаи ҷамъбаста ниҳоӣ нишон дод, ки иштирокчиёни озмуни аз шаҳри Душанбе соҳиби 27 чой, вилояти Суғд 25 чой, вилояти Ҳатлон 10 чой, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 8 чой ва ВМҚБ соҳиби 7 чой гардиданд.

Нимаи якуми рӯзи 15-уми декабри соли

ти маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар тухфаҳои хотиравӣ кадрдонӣ шуданд. Ҳамзамон, ба 21 нафар омӯзгори муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки шогирдонашон сазовори чойҳои ифтихорӣ гардидаанд, 10000 сомонӣ супорида шуд. Ҳамаи иштирокдорони озмун аз ҷониби Вазорати маориф ва илм бо Сертификат ва тухфаҳои хотиравӣ кадрдонӣ гардиданд.

Инчунин, бо пешниҳоди вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва розигии раиси Комиссияи озмун тамоми ҳонандагони синфҳои 11-и муассисаҳои таҳсилоти умумӣ барои бе имтиҳон кабул шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи қасбӣ барои қабул шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ барои



равон бо иштироқи муовини Сарвазири мамлакат М.Сатториён, муовини якуми вазири маориф ва илм М. Саломиён ва директори Китобхонаи миллии Тоҷикистон Ҷ. Файзализода, як катор кормандони Вазорати маориф ва илм, Китобхонаи миллии Тоҷикистон, масъулини Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон, вилоятаи Суғду Ҳатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе барои саҳми арзанда дар баргузории озмуни мазкур бо ифтихорномаю сипосномаҳои Вазорати маориф ва илм ва Китобхонаи миллии Тоҷикистон, инчунин, 21 нафар падару модари голибон бо нишони «Маърифатпарвар» кадрдонӣ шуданд. Дар баробари ин, бо дастури Асосгузори сулҳу ҷаҳони миллий-Пешвои миллиат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомали Рахмон 40 нафар иштироқчи фаъоли озмун, хусусан, пиронсолону ятимон ва камбизотону шаҳсони дорон имкониятшон махдуд, ки ҷойҳои ифтихориро сазовор шуданд, ифтихорнома ва тухфаи молӣ дар ҳаҷми 5000 сомонӣ ва бо дастури вазири маориф ва илм ба 10 нафар иштироқчи фаъоли озмун 2000 сомонӣ тақдим гардид.

Муовини Сарвазири кишвар М.Сатториён зимни тақдими тухфаҳо зикр карданд, ки соли сеюм аст, ки зери сарпаратии бевоситаи Асосгузори сулҳу ҷаҳони миллий-Пешвои миллиат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомали Рахмон озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯги субҳи доной китоб аст» баргузор ме-гардад ва он ба 30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳшида шудааст ва мухимтар аз ҳама, озмуни имсола ҷеҳраҳои навро муаррифӣ кард.

Нимаи дуюми рӯзи 15 декабр дар Театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими тантанавии ҷамъбаста озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯги субҳи доной китоб аст» баргузор гардид, ки голибон бо ҷоизаҳои таъсисодаи Кумитаи тадорукот, диплому ифтихорномаҳои Вазора-



Маркази матбуоти Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон



► МАРҲАЛАҲОИ РУШД

Рамзи безаволи миллат

Забони модарӣ ва ҳифзи асолати он барои ҳар шахс вазифаи муқаддасу ифтихорӣ ба шумор меравад. Дар урғият мегӯянд, ки об аз сар бояд соғ бошад. Ба шогирдон бояд аз нахустӯзҳои пой ба останаи мактаб ниҳоданашон муҳаббат ба забони модариро талқин кард.

Танҳо муҳаббати самимӣ ба забони модарӣ мусоидатгар бар он мешавад, ки минбаъд хонандагон забонро амиқ омӯзанд, онро пос доранд, баҳри тозагиаш кӯшиш ба ҳарҷ диханд ва аз олоишу таъсири забонҳои бегонаи ҳифзи намоянд. Шогирдонро водор бояд кард, ки дар бораи забони тоҷикӣ шеърҳоро азёд кунанд, порҷаҳои равону пурбуранги насрро ба забони тоҷикӣ ба хотир гиранд. Панду андарзу ҳикматҳо ва гуфтори пурмехри бузургони миллат метавонанд дар тақвияти муҳаббати шогирдон ба забони модарӣ таъсиргузор бошанд. Хушбахтона, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомали Рахмон тарғибари фаъоли забони тоҷикӣ мебошанд. Суҳнронии Сарвари қишишарон аз минбари баланди СММ бо забони тоҷикӣ обруҷу нуғузи ин забони тавоноро боз ҳам боло бурд. Зимни кули воҳӯриву сухбатхову сухнрониҳояшон дар миёни мардум Пешвои миллат аз ҳамагон даъват менамоянд, ки арҷузори забони модарӣ бошанд, бо забони модарӣ равону бесакта сухан гӯянд, онро бо калимаҳои бегонаю лаҳҷавию кӯчагӣ олуда насананд. Ситоиш ва бузургдоши забони тоҷикӣ, маҳсусан, дар Паёмҳои ҳамасолаи Президенти мамлакат ба Маҷлиси Олий мавқеи барҷаста дорад. Дар тамоми Паёмҳо сухан аз вазни забони модарӣ ва таваҷҷӯҳ ба такомулу омӯзиши бавусъати он ба миён меояд. Чунончи, дар Паёми навбатии Сарвари қишишар, ки 26 январи соли 2021 ироа шуд, чунин сухнрони саршор аз меҳру муҳаббатро меҳонем:

**Латофат АМОНОВА,
омӯзгори гимназияи №4 барои
хонандагони болаёқатни
шахри Душанбе**

«Мо бояд ба рушди забони шево ва шоиронаи тоҷикӣ эътибори аввалиндарава дихем. Чунки забони давлатӣ яке аз сарватҳои муқаддас ва гаронбахотарини мо мебошад». Дар ин Паём Пешвои миллат, ҳамчунин, вобаста ба шароити ҷаҳонишавӣ ва таҳочуми фарҳангиву забонӣ ҳамагонро ба ҳифзу тавсее забони тоҷикӣ давват намуда, чунин иброз доштанд: «Хотирнишон месозам, ки ин вазифаи ҳар як фарди ватандӯст, аз ҷумла, падару модарон, омӯзгорон, аҳли маориф, илм, зиёдии қишишар, қормандони воситаҳои аҳбори омма ва адіbonу олимони мамлакат мебошад».

Забони модарӣ шиносномаи миллат эътироф шудааст. Бониси сарфарозии мост, ки забони тоҷикӣ аз забонҳои бостонии ҷаҳон буда, хеле ганию пуртавон аст ва бо ин забони муктадир адабиёti бузургу маъниборо оламгир оғарда шудааст. Аз дирӯzu имрӯzi ин забони ширрабор ва шуҳратӣ метавон, аз ҷумла, аз асари пурмуҳтавою пурдалеи Пешвои миллат бо номи «Забони миллат – ҳастии миллат» (дар ду ҷилд) маълумоти дақиқу саҳехи фаровон ба даст овард.

Таълими муассису босамару забони тоҷикӣ ва мунтазам афзудану қавӣ гардондани муҳаббату алокамандии самимии ҳонандагон ба ин забони бостонгуҳар аз вазифаҳои муҳимтарини омӯзгорон дар мактабҳост. Маҳсусан, омӯзгорони синфиҳои ибтидӣ аз ин ҳусус бори ғислати бештгаре ба дӯшдоранд. Дар омӯзиши фароригу пурбору натиҷаовари забони тоҷикӣ истифода аз мазмуну муҳтаво ва нишондодҳои Пешвои миллат дар Паёмҳои ҳарсона ба Маҷлиси Олий ба омӯзгорон илҳомбахшу мададгори асосию ҳамешаҳӣ ҳоҳад буд. Ҳар як Паёми Пешвои миллат дар баробари ҳусусиёти дигараш ифодагари бузургию безаволӣ ва устувории қавии забони модарӣ мост.

**Латофат АМОНОВА,
омӯзгори гимназияи №4 барои
хонандагони болаёқатни
шахри Душанбе**

**Сиёсати хирадмандони Асосгузори сулҳу ҷаҳонӣ –
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам
Эмомали Рахмон самту ҳадаҳои гуногуни ҳайрандешона
дорад ва ин сиёсатро ҷавҳари асосӣ мусоидат ба ободии
Ватан ва таъмини некуҳволии аҳли қишишар мебошад.**

Ба гувоҳии таъриҳ, аст. Масалан, пешниҳоди ташаббусҳои бузургу судманди Даҳсолаи байналмилалии амал «Оббарои рушди устувор, солҳои 2018-2028», таҷлили согларҳои абармадони миллат, Соли бузургдоши таъмдуни ориёӣ, тантанаи согларди мавзъеҳои таъриҳии диёр, эълони Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табии

гири Сарвари қишишарон, аз ҷумла, маорифпарварона тавсиф мешавад, ки ин комилан дуруст аст. Дар замонаи ҳамони ҳиҷояту дастурҳои Пешвои миллат соҳаи маориф дар даврони соҳибистиколии ҷумҳурӣ хеле рушд ёфт ва ба марҳилаи комилан нави сифатӣ ворид гашт. Президенти муҳтарамон пайваста таъқид менамоянд, ки ояндаи мамлакат ба он вобаста аст, ки имрӯz таълиму тарбияи насли наврас дар қадом поя карор дорад. Шогирдони мактабҳо бояд ҳар чи бештар китоб мутолиа кунанд, забони модарӣ ва забонҳои ҳориҷиро хуб азҳуд намоянд, аз технологияҳои

Пешрафти маориф – замонаи комёбиҳо

нияти пок бошад, ҳар кас ба манзил мерасад. Оид ба комёбиҳои сиёсати пирӯзмандони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон метавон даделҳои фаровон пеш овард. Дар тамоми гӯшаву канорҳои мамлакат метавон бо ишора ба созандагиву бунёдкориҳои нав ба нав аз бартарии пайдад ва комёбиҳои ин сиёсат сухан гуфт. Муваффакиятҳои сокинони ҷумҳурӣ таҳти роҳбарии ғамҳоронаи хирадбори Пешвои миллат равшантар аз ҳама дар Паёмҳои ҳамасолаи Сарвари қишишар инъикос мебошад. Ҳар як Паёми Президенти мамлакатамон ҳодисаи муҳимест дар ҳаётӣ Ватани маҳбубамон, ҳар як Паём марҳилаи наверо барои аҳли диёр оғоз менамояд, ҳар як Паём башорати тозаест аз ояндаи бештар шукуфои миллатамон ва ҳар як Паём оинай мусафоест, ки вазни воқеии мамлакат, пешрафтиҳои манфиатбори ҷумҳурӣ равшан инъикос менамояд, ҳар як Паём ба ташабbusу пешниҳоди ҳиҷоятиҳои тозаву ҳушибонидон Сардори давлат алокаманд

дар соҳаи илму маориф ва монанди инҳо маҳз бо Паёмҳои Пешвои миллат алокамандӣ даранд. Сарвари қишишар зимни ироаи Паёмҳо ба Маҷлиси Олий ҳамеша ба масоили ободонии диёр, бунёди иншооти нави манфиатовар ба мардум, соҳтмони неругоҳҳои роҳхӯи биноҳо, дастгирии камбизатон, даъвати соҳибкорон ба иштироқи фаъолона дар таъмини пешрафти ҷумҳурӣ таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд. Дар Паёмҳо масоили иҷтимоӣ, маҳсусан, маориф дар меҳвар қарор доранд. Сиёсати фаро-

навин дар сатҳи баланд боҳабар бошанд, дар ҷавоби иғвогарии дасисабозиҳои бадҳоҳони Ватан ҳуշёрио зиракиро аз даст наҳиданд, аз қасбу ҳунарҳои замонавӣ баҳравар гарданд.

Бовари комил дорем, ки Паёми навбатии Президенти мамлакат боз ҳам навғониҳои зиёде дар ҳаётӯ фаъолияти аҳли маориф ворид ҳоҳад кард.

**Гулсара ХУДОИЕВА,
омӯзгори мактаби №36-и
ноҳияи Рӯдакӣ**

Дастовардҳои назаррас

нандагон фаъолона иштирок варзишанд. Дар озмуни «Илм - фурӯғи маърифат» ҳонандай синфи 9 - мактаби таҳсилоти миёни №8-и ноҳия

Ҳамчунин, ҳонандагони умумии

Ҳамчунин, ҳонандагони

мактабҳои ноҳия ширкат на-

муҳанд, ки 24 нафари онҳо ба

даври вилоятӣ роҳҳат гири-

танд.

Ҳамчунин, ҳонандагони

мактабҳои ноҳия ширкат на-

муҳанд, ки 24 нафари онҳо ба

даври вилоятӣ роҳҳат гири-

танд.

Ҳамчунин, ҳонандагони

мактабҳои ноҳия ширкат на-

муҳанд, ки 24 нафари онҳо ба

даври вилоятӣ роҳҳат гири-

танд.

Ҳамчунин, ҳонандагони

мактабҳои ноҳия ширкат на-

муҳанд, ки 24 нафари онҳо ба

даври вилоятӣ роҳҳат гири-

танд.

Ҳамчунин, ҳонандагони

мактабҳои ноҳия ширкат на-

муҳанд, ки 24 нафари онҳо ба

даври вилоятӣ роҳҳат гири-

танд.

Ҳамчунин, ҳонандагони

мактабҳои ноҳия ширкат на-

муҳанд, ки 24 нафари онҳо ба

даври вилоятӣ роҳҳат гири-

танд.

Ҳамчунин, ҳонандагони

мактабҳои ноҳия ширкат на-

муҳанд, ки 24 нафари онҳо ба

даври вилоятӣ роҳҳат гири-

танд.

Ҳамчунин, ҳонандагони

мактабҳои ноҳия ширкат на-

муҳанд, ки 24 нафари онҳо ба

даври вилоятӣ роҳҳат гири-

танд.

Ҳамчунин, ҳонандагони

мактабҳои ноҳия ширкат на-

муҳанд, ки 24 нафари онҳо ба

даври вилоятӣ роҳҳат гири-

танд.

Ҳамчунин, ҳонандагони

мактабҳои ноҳия ширкат на-

муҳанд, ки 24 нафари онҳо ба

даври вилоятӣ роҳҳат гири-

танд.

Ҳамчунин, ҳонандагони

мактабҳои ноҳия ширкат на-

муҳанд, ки 24 нафари онҳо ба

даври вилоятӣ роҳҳат гири-

танд.

Ҳамчунин, ҳонандагони

мактабҳои ноҳия ширкат на-

муҳанд, ки 24 нафари онҳо ба

даври вилоятӣ роҳҳат гири-

танд.

Ҳамчунин, ҳонандагони

мактабҳои ноҳия ширкат на-

муҳанд, ки 24 нафари онҳо ба

даври вилоятӣ роҳҳат гири-

танд.

Ҳамчунин, ҳонандагони

мактабҳои ноҳия ширкат на-

муҳанд, ки 24 нафари онҳо ба

даври вилоятӣ роҳҳат гири-

танд

► ОМОДАГӢ

Ҳавои сард ва таълимгоҳҳои гарм

Барои оғаҳӣ ёфтани аз рафти зимистонгузаронӣ дар муассисаҳои таълими шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб, сӯҳбате доштем бо мудири бахши раёсати маорифи вилояти Ҳатлон дар минтақаи Кӯлоб Ҷ. Шукурзод.

Мавсуф иброз дошт, ки дар Манборҳои муассисаҳои таълими минтақа тибқи нақша ба микдори 4366 тонна ангишт, 12753 м³ ҳезум, 17950 литр сӯзишвории дизелӣ заҳира шуда, инчунин, аз 333 адад генератори баркӣ 313 адад, аз 110 адад бүхона 69 адад, 2737 адад печи баркӣ ва 5660 адад печи аловӣ дар ҳолати корӣ қарор доранд. Масъулини ноҳияҳои Балҷувон, Ҳовалинг ва Ш.Шоҳин, мутаассифона, то имрӯз аз уҳдаи иҷрои нақша заҳираи ангишт ва сӯзишвории дизелӣ набаромадаанд. Дар муассисаҳои таълими шаҳри Кӯлоб барои зимистонгузаронии муассисаҳои таълими шаҳр 133 тонна ангишт, 404 м³ ҳезум ва 588 литр сӯзишвории дизелӣ бо маблаги 71 ҳазор сомонӣ аз хисоби бучай маҳалӣ харидорӣ ва заҳира намудаанд. Бояд қайд намуд, ки 43 муассисаи таълими дар дехаҳо ҷойгир шуда бо 459 печи аловӣ ва 133 тонна ангишт таъмин гардидаанд. Дар шаҳр 42 муассисаи таълими ва 9 қӯдакистон бо баркӣ озод ва 11 муассисаи таълими бо дегҳои буғӣ гарм карда мешаванд. Тамоми қӯдакистонҳо бо ангишт пурра таъмин гардидаанд. Дар масъалаи омодагӣ ба фасли зимистон саҳми раисони АВО-и муассисаҳои таълими назаррас мешавад.

Бо ибтикори Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Мӯминобод дар ҳамbastagӣ бо шӯбай маорифи ноҳия барои дар саҳти баланд гузаронидани мавсими зимистон муассисаҳои таълими бо маъмурони конҳои ангишт шартнома бастанд. Тавре мудири шӯбай маорифи ноҳия Олимҷон Табаров иброз дошт, аз бучай ҳуқумати ноҳия барои харидорӣ намудани 80 тонна ангишт, 2420 куб ҳезум ва 2600 литр сӯзишвории дизелӣ 318 ҳазору 212 сомонӣ пешбинӣ гардида буд. Айни ҳол 80 тонна ангишт 2420 куб ҳезум ва 2600 литр сӯзишвории дизелӣ харидорӣ гардида, ба анборҳои муассисаҳои таълими ноҳия дастрас шудааст. Дар ноҳия 11 муассисаи таълими бо баркӣ озод пайваст буда, 4 муассисаи таълими тарики буғхонаҳо гарм карда мешаванд. Барои гарм кардани синфҳонаҳои таълими 301 гармидиҳандай баркӣ, 420 адад печи аловӣ ва 12 адад генератори баркӣ мавриди истифода қарор доранд. 60 тонна заҳираи ангишт ва 209 куб ҳезум аз солҳои гузашта дар анборҳои муассисаҳои таълими нигоҳ дошта шудааст. Муассисаи таълими №8 (директори О.Давлатов) дар дехаи Боги Ҳабиби Ҷамоати деҳоти Балхобӣ воқеъ гардидааст. О. Давлатов

иброз дошт, ки барои зимистонгузаронии имсола бо маблаги 6000 сомонӣ аз хисоби АВО-и мактаб ва 4000 сомонӣ аз бучай маҳалӣ 1 тонна ангишт, 15 м³ ҳезум ва 240 литр сӯзишвории дизелӣ харидорӣ шудааст. Муассисаи номбурда 548 нафар хонданда дошта, хонандагон дар ду баст меҳонанд ва мактаб бо баркӣ доимӣ таъмин мебошад. Айни ҳол синфҳонаҳои муассисаи таълими №16 (директори З.Шукуров) ба фасли зимистони имсола омодагии ҷиддӣ додаанд. Синфҳонаҳо бо гармкунакҳои баркӣ гарм карда мешаванд. Тибқи нақша 3 тонна ангишт, 25

дода, 51 генератори баркӣ, 324 адад гармкунаки баркӣ, 987 печи аловӣ ва 6 деги буғӣ дар ҳолати корӣ қарор дорад. 8 муассисаи таълими бо баркӣ озод пайваст мебошад. Ҳамроҳи сармутахасиси шӯбай маорифи Р. Солиҳов аз муассисаҳои таълими №16,22,23,31 ва 38 дидан намудем. Омӯзгорону хонандагони муассисаи таълими №16 (директори З.Шукуров) ба фасли зимистони имсола омодагии ҷиддӣ додаанд. Синфҳонаҳо бо гармкунакҳои баркӣ гарм карда мешаванд. Тибқи нақша 3 тонна ангишт, 25



таълими 872 нафар хонданда таҳсил дошта, мактаб бо баркӣ доимӣ пайваст мебошад. Ҷонишини директори мактаби Т. Миралиев гуфт, ки ҳезумро аз бояни мактаб заҳира кардаанд. Дар ҳакиқат, дар анбори мактаб 15-20 куб ҳезум, 1 тонна ангишт ва 60 литр сӯзишвории дизелӣ заҳира карда шудааст. Дар гимназияи давлатии «Боги Ҳабиб»-и дехаи Боги Ҳабиб (директори А. Курбонов) 275 нафар хонданда дар ду баст меҳонанд, ки ба онҳо 26 нафар омӯзгори соҳибмâълумоту варзида таълиму тарбия медиҳанд. Баҳри зимистонгузаронӣ, тибқи нақша 1 тонна ангишт, 44 куб ҳезум ва 40 литр сӯзишвории дизелӣ дар анбори муассиса заҳира шудааст. Дар муассисаи таълими №42 (директори Р.Қувватов) 6 тонна ангишт, 20 куб ҳезуми хушк ва 60 литр сӯзишвории дизелӣ заҳира гардидааст. Муассисаҳои таълими №23 (директори И. Раҷабов) ва №38 (директори С. Каримов) аз маркази ноҳия дар масофаи 80 км дурттар воқеъ гардидааст, аз ин рӯ, роҳбарияти муассисаҳои мазкур ба фасли сармо омодагии ҷиддӣ гирифта, рӯзҳои зимистонро бе ягон мушкилӣ гузаронида истодаанд. Дар ноҳияи Ш.Шоҳин тавре мудири шӯбай маорифи Н. Гойбзода изҳор дошт, 65 муассисаи таълими ғаъволият мекунад, ки мувофиқи нақшаи зимистонгузаронии имсола 232 тонна ангишт, 1993 м³ ҳезум ва 2533 литр сӯзишвории дизелӣ таъмин гардидаанд. Дар ноҳия 59 муассисаи таълими ва як қӯдакистон ба баркӣ озод пайваст буда, 6 муассисаи таълими бо дегҳои буғӣ гарм карда мешаванд.

Дар ноҳияи Восеъ рафти зимистонгузаронии муассисаҳои таълими ноҳия нисбат ба солҳои гузашта беҳтар ба роҳ монда шудааст. Дар шӯбай маорифи ноҳия бо роҳбарии мудири маорифи М. Орипов ситоди маҳсуси зимистонгузаронӣ таъсис дода шудааст. Айни ҳол барои зимистонгузаронии муассисаҳои таълими ноҳия аз хисоби бучай Макомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия 202 ҳазору 60 сомонӣ маблаг чудо гардида, барои харидорӣ намудани 578 тонна ангишт, 1073 куб ҳезум ва 4300 литр сӯзишвории дизелӣ сарф гардидааст. Ҳамчунин, 250 метри квадратӣ тирезаҳои синфҳонаҳо шишабандӣ гар-

Шариф АБДУЛҲАМИД,
«Омӯзгор»

► ФАРҲАНГИ МУТОЛИА

Имрӯз баъзеҳо изҳор медоранд, ки бо рушиди технологияҳои иттилоотии ҳозиразамон китоб гӯё мақеи аслиашро аз даст додааст, аммо ин ҳатои маҳз буда, исботи илмие надорад. Агар дар ин замина пажӯхише сурат бигирад, итминони комил дорам, ки тарафдорони ин фарзия, ки гӯё дигар касе китоб намехонад, ноком мемонанд. Китоб ҳамеша ҳамдаму ҳамроzu ҳамнафаси инсон буд, ҳаст ва мемонад. Бегаразтарин дӯсти инсон низ китоб аст, аз мутолиа он рӯ набояд тофт ва ҳамаро ба китобдустӣ бояд даъват намуд. Зоро ҳалқи тоҷдори тоҷик аз даврони қадим китобдустӣ соҳибтамаддун буд...

Дар Тоҷикистон ҳукумати қиҷвар иқдомҳои шоиставу мондагореро рӯйи даст гирифтааст, ки бешак, дикқати ҷавонону наврасонро ба китобхонию китобдустӣ ҷалб

Фарзанд китобхониро аз волидонаш ёд мегирад

мекунад. Озмуни овозадори «Фурӯги субҳи донои китоб аст», ки бо ибтикор ва дастгириҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарар Эмомалӣ Раҳмон дар қиҷварони мебошад, яке аз озмунҳои дӯстдоштаи ҳамагон гаштааст. Аз гузоришои телевизиони мебинем, ки чӣ тавр қӯдакону наврасон бо шавқу ҳавас дар жаҳрҳои гуногуни адабӣ қувваозмӣ мекунанд, лаъқату истеъоди худро месанҷанд. Маълум аст, ки бачаҳо саҳт омодагӣ додаанд, китоб хондаанд. Ҳар касе китоби зиёд ҳондаву аз бар кардааст, албатта, голиби озмун мегардад.

Дар пирӯзии фарзанд гайр аз омӯзгор, пеш аз ҳама, волидон метавонанд, накши муҳим бибозанд. Қӯдакро мебояд аз хурдсолӣ ба китобхонию китобдустӣ хидоят намоянд. Қӯдак факат бо фармон додани «китоб хон!» китобхон намешавад, ў дар натиҷаи мушоҳидаҳояш нисбат ба атрофиён метавонад китобдуст шавад. Яъне, волидон пеш аз он ки ба фарзандашон насиҳат кунанду фармон бидиҳанд, ки китоб мутолиа кун, бояд худашон дар амал намунаи ибрат бошанд, китобхону китобдустдор бошанд. Ҳадди ақал дар як моҳ як китоби хубро мутолиа намоянд, зоро фарзанд китобхониро аз волидонаш ёд мегирад ва ба рафткорҳо онҳо пайравӣ мекунад.

Саломат ҲОЛМУРОДОВА,
омӯзгори математикаи лиғтсай «Раҳнамо»

► ФУРӯГ

Ҳамсафари зиндагӣ

Дар ҳама давру замонҳо барои рушиди маънавии худ талош варзида, ба омӯзишу мутолиа рӯйи меояваданд. Дар ин роҳ муҳимтарин омиле, ки ба тафаккур, тасаввур ва фантазияи мо таъсир мерасонад, китобҳо мебошанд. Ҳангоми мутолиаи китобҳо дар зехни мо тасвириҳо равшан пайдо мешаванд. Китобҳо ба майнаи инсон таъсир мерасонад ва ҳамин тарик ўро



мачбур мекунад, ки фикр кунад. Ҳар як китоб ба мо бо роҳҳои гуногун таъсир мерасонад ва аз ин рӯ, таассурут бардошт низ муҳталиф аст. Ҳангоми мутолиаи асарҳои адабӣ дар майлу таваҷҷӯҳ ба санъат ва рассомӣ пайдо мешавад, ҳангоми омузиши асарҳои илмӣ ва тадқиқӣ ҳоҳиши ҷӯд кардан, вақти ҳондани афсонаи мебошанд. То имрӯз аз ҷӯдӣ бармегардем. Дарвоҷеъ, китобҳо ҷаҳонбии моро тағиър медиҳанд ва ҳамсафари беҳтарин барои гузаронидани вақти ҳолии мо мебошанд. То имрӯз аз ҷониби нависандагон, шоирон, олимон ва равоншинносон китобҳои фаровоне навишта шудаанд. Онҳо донишҳои гирифтаи худро дар китобҳо нақл карда, ба наслҳои нав мерасонанд. Баъзан, душвор аст, ки ҳондагон даркунанд, ки осори Саъдии Шерозӣ, ки дар асри XIII умр ба сар бурдааст ва ё ашъори Умарӣ Ҳайёмро, ки аз асри X то ба имрӯз расидаанд, мутолиа карда метавонанд.

Муҳаррам САТТОРОВА,
омӯзгори синҷӯи ибтидии
МТМУ №3, шаҳри Конибодом



Дар ҷамъбасти маъракаи ҷаҳонии «16 рӯзи мубориза алайҳи ҳуҷӯнат» ғолибони озмун муйян шуданд.

► БИСТСОЛАИ ОМӮЗИШ ВА РУШДИ ИЛМҲОИ ТАБИАТШИНОСӢ, ДАҚИҚ ВА РИЁЗӢ ДАР СОҲАИ ИЛМУ МАОРИФ

Истифодаи технологияи иттилоотӣ – омили пешрафт

Технологияи информационӣ коркарди компьютерии ягон маълумот оид ба алгоритмҳои майяншуда ва пешакӣ коркардшударо дар бар мегирад. Ҳамзамон, ин интиқоли маълумот ба ягон масофа дар муддати хеле кам мебошад. Қисми ҷудошаванди ин ҷараён нигоҳ доштани ҳачми калони маълумот ба ҳисоб меравад.

Модар давраи тараккиёti ҷараён истифода бурдани технологияи информационӣ ба туфайли компютериунӣ ба дараҷаи тамоман нави нигоҳдорӣ, интиқол, қабул ва коркарди маълумотҳо мебошад.

Коркарди маълумотҳои технологӣ, захири сарфшаванд мебошанд ва мутахассисони баландиҳтиносро талаб менамояд. Новобаста ба ҳамаи ин, амаликунонии мазкур бо табаддулоти революционӣ баробар аст.

Иқтисодиёti информационӣ аксар ҷанбаҳо ва асосҳои иқтисодиёti тағйир дод, ки ба он функцияи пул тааллуқ дорад, ки аз эквиваленти умумии ҳароҷоти меҳнат бо мурури замон ба воситаи ҳисботӣ табдил ёфт.

Ҳамчунин, меваи тараккиёti технологияи информационӣ, низоми пардоҳ ва бонкҳои виртуалӣ ба ҳисоб мераванд.

Дар иқтисодиёti ва савдо технологияи информационӣ барои чунин амалиёт ба навъчудокунӣ аз навкоркуни мавҷумотҳо ҳамчунин, барои ташкил намудани ҳамкории техникаи ҳисоббарор ва иштирокчиёni

техникаи ҳисоббарор ва низоми алоқа истифода бурда мешавад.

Пештар ҷараёни банақшагири низомҳо аз коркарди доираи маълумотҳо чудо буд. Айни ҳол мавҷудияти он низ мустакилона ба амал омада истодааст ва аз мутахассисон-лоҳиҳакашон донишу таҳассуси баландро талаб мекунад.

Дар иқтисодиёti технологияи информационӣ гуфта, истифодабарии компютер, алоқаи телефонӣ, кабели телевизионӣ техникаҳои дарозумра, барномаҳои омӯзиширо меноманд. Дар заминai тараккиёti муносабатҳои бозорӣ намудҳои нави фаъолияти соҳибкорӣ пайдо мешаванд, ки он ба ташкил на-

никатсия нисбатан аҳамиятнок мебошад, ки он имкониятҳои васеи фаъолияти идоракуни автоматақунониро таъмин карда, бевосита асоси соҳта шудани вариантҳои гуногуни шабакаҳои технологияи информационии автоматақунонидуша ба ҳисоб меравад. Ба инҳо маҳдудкунии бисёрдараҷагӣ, тақсимоти шабакаҳои глобали ҳисоббарорӣ, почтаи электронӣ, шабакаҳои рагӯмӣ, хизматрасонии интегралӣ дохил мешаванд. Ҳамаи инҳо бевосита ба ҳамкории технологи маҷмӯи объектҳо асоснок карда шудаанд ва дар он дастгоҳҳои интиқол, ҷамъқунӣ, аз навкоркардкунӣ, нигоҳдорӣ таъсис дода шудаанд. Ҳамчунин ҳифзи маълумотҳо, ки дар маҷмӯъ, якҷоякунонии системаи компютери коркарди маълумотҳои мушкилро дар бар мегирад ва онҳо қарӣ, ки аз имкониятҳои истифодабарӣ барои амаликунонии ҷараёни идоракуни дар иқтисодиёti маҳдуд карда нашудаанд.

Хуллас, технологияи информационии нау, асоси гузариши тараккиёti ҷамъият ба давраи информатсионӣ дар миқёси ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад.

Азизаҳон
АБДУРАҲМОНОВА,
ассистенти кафедраи
математики олии ва
информатики
Донишкадаи қўёюти
металлургии Тоҷикистон



Ҳамин тавр, айни ҳол технологияи информационӣ дар истеҳсолот истифода бурда мешавад, ки онҳо ба ҳар як истифодабаронда дастрас буда, ҳамчунин, имкон медиҳад, ки ҷараёни лоҳиҳакашон қисматҳои алоҳидаро бо коркарди информационӣ яқъоя кунад.

Ба инҳо почтаи электронӣ, идораи электронӣ, ҷараёни матнӣ ва ҷадвалӣ дохил мешаванд.

Муддани ширкатҳо даҳл доранд.Faъолияти онҳо аз соҳибкории информационӣ, коркарди технологияи информационӣ, пахн намудани кимматҳои системаи автоматиқунонӣ иборат мебошад.

Дар айни ҳол тамоили муттаҳидкунии намудҳои гуногуни технологияи информационӣ ба маҷмӯи ягонаи компютер-технологӣ идома дорад. Дар он воситаи комму-

► КОНФЕРЕНСИЯ

Рушди саноат – тақозои замон

Дар Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ–назарияӣ дар мавзуи «Саноатиқунонии босуръат – асоси ташаккули иқтисодиёti инноватсионӣ» баргузор шуд. Дар кори конференсияи коршиносон, олимон, кормандони муассисаҳои илмӣ ва таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд.

Сардори раёсати рушди соҳаҳои саноат ва инфрасоҳоти Сарбаёсати рушди соҳаҳои воқеии иқтисодиёti Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон Аброри Шукӯҳидин дар мавзуи «Рушди саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиклолӣ», профессори Донишгоҳи славинии Русияву Тоҷикистон Раҳмон Улмасов таҳти унвони «Манғифатҳои миллии Тоҷикистон дар ҳошияи муҳочиҷати ҷаҳонӣ: алоқамандӣ ва ҳамкорӣ» тарни онлайн, муовини ректор оид ба таълими ДҴМТ Замониддин Насриддинов таҳти унвони «Потенсиали ҷонҳои қанданиҳои фоиданоки вилояти Суғд дар ҳошияи саноатиқунонии босуръати қишинвар», роҳбари ҔДММ «Ҳадид»-и шаҳри Истаравшан Мавлон Ҳудойбердиев бо номи «Рушди устувори корхонаҳои саноатии шаҳри Истаравшан дар низоми таъмини ракобатпазирии саноати миллиӣ», мудири шуъбаи корҳои илмию таҳқиқотӣ ва нашрияҳои даврии филиали Донишгоҳи



технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара Насиба Шаропова дар мавзуи «Рушди соҳибкории саноатӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва докторантини курси аввали ҔДҲБСТ Муҳиба Ҳасанова дар мавзуи «Таъсири инқилobi «Саноати 4.0» ба вазъи саноатиқунонии мамлакат дар шароити рақамиқунонӣ» маъруза намуданд.

Ҳадафи конференсияи ташкили мӯҳокимиаи конструктивӣ оид ба масъалаҳои назариявии амалии таъмини саноатиқунонии босуръати қишинвар ҳамчун асоси ташаккуli иқtisodiёti инноватсионӣ арзӣ бардад.

Дар доираи баҳшҳои кори конференсияи мӯҳокимиаи мавзӯъҳои рушди саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиклолӣ мавриди баррасӣ қароргифт.

Нуъмон РАҴАБЗОДА,
«Омӯзгор»

► ИҴДОМ

Ба муассисаҳои таълимии ноҳияи Маҷтоҳ барои 3200 чойи нишаст ба миқдори 1600 адад мизу курсӣ кумак расонид мешавад.

500 адад мизу курсӣ 9 декабр ба муассисаҳои таълимии ноҳия дастрас гардид. Иҷроқунандай вазифаи раиси ноҳияи Маҷтоҳ Аъзам Ализода зим-

таъмин карда шуд. Имрӯз 500 адад мизу курсӣ барои 1000 чойи нишаст ба миқдори 1600 адад мизу курсӣ кумак расонид мешавад. 500 адад мизу курсӣ 9 декабр ба муассисаҳои таълимии ноҳия дастрас гардид. Иҷроқунандай вазифаи раиси ноҳияи Маҷтоҳ Аъзам Ализода зим-

Маҷтоҳ: 1600 адад мизу курсӣ дастрас карда мешавад



ни таксими мизу курсиҳо ба масъулини шуъбаи маорifi ноҳия дастур дод, ки дар навбати аввал он муассисаҳои таълимие, ки ба миқдори 1600 адад мизу курсӣ кумак расонид мешавад.

«Бо дастгирии бевоситаи роҳбари вилоят Раҷаббӣ Аҳмадзода ба муассисаҳои таълимии ноҳия барои 3200 адад чойи нишаст мизу курсӣ

ни давоми соли равон бо дастгирии соҳибкорон мактабро бо компютер низ таъмин намоем», - иброз дошт иҷроқунандай вазифаи раиси ноҳияи Маҷтоҳ Аъзам Ализода.

Дар ноҳияи Маҷтоҳ 47 муассисаи таълимӣ фаъолият мекунад, ки дар онҳо 27 899 нафар хонандо таҳсил менамоянд.



Варзишгари тоҷик Миҷдан Самадова ғолиби Ҷоми ҷаҳон оид ба бокс шуд.

► БА ОЗМУНИ «ҲОМИИ ВАТАН БУДАН ШАРАФ АСТ»

Ватанро бинозам...

Имрӯз дар ҷаҳони зудтагӣрёбандо мо шоҳиди онем, ки ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро ва террористӣ ба амният ва сӯботу оромииши кишварҳои рӯ ба тараққӣ таҳдид эҷод намуда, арзишҳои милливи фарҳангӣ, таърихӣ ва дунёвиро аз байн бурдан меҳоҳанд.

Ба ҳамагон маълум аст, ки чунин гурӯҳҳои муҳолифи давлат дар ҳориҷи кишварномон маҳз бо пуштибонии ҳоҷаҳои ҳориҷиашон даст ба аъмоли ноҷавонмардона мезананд. Мусаллам аст, ки ҳеч гоҳ



онҳо ба мақсадҳои нопоки худ намерасанд.

Сол ба сол дар ҷаҳони пурошӯб баҳсу талошҳои идеологӣ вусъат мейбанд. Аз ин рӯ, ҳар як миллиату давлат дар ҳифзи арзишҳои ормонҳои миллии худ талош меварзад. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳукуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад, барои ҳар як шаҳрванди худ шароити зиндагии мусоиду арзандагӣ фароҳам овардааст. Ин матлаб дар оғози Конституцияи кишвар дарҷ гардида, асоси идеологиии давлати миллии моро ташкил медиҳад.

Дар ниҳоди насли наврас аз даврони кӯдакӣ бояд эҳсоси худоғоҳӣ, ватанпарастию ҳувияти милли-

ро тарбия намоем. Вокеан, дар машгулиятҳои тарбиявӣ ба шогирдон бояд омӯзонем, ки оромиҷу шуқӯҳ ва шукуфоии Ватан ба масъулияти ҳар як сокини он вобаста аст. Агар Ватан орому осуда бошад, дар саросари он сулҳу субот ҳукмрон, нозу неъмат фаровон гашта, муҳаббати мардум меафзояд. Дар он ҷое, ки пояҳои маънавӣ ўстувор набошанд, акси ин ҳол ба миён меояд.

Муҳаббат ба Ватан, аслан, дар давраи кӯдакӣ пайдо шуда, минбаъд ташаккул мейбад. Инсон ба ҳар зарра ҳоку ҳар катра оби Ватан онҷунон дил мебандад, ки бе он на метавонад ҳуҷбахту баҳтиёр бошад.



Тавсифу ситоиши Ватан дар ашъори шоирон мавқеи ҳосса дорад. Ҳаким Фирдавсӣ дар «Шоҳнома»-и безаволи худ, ки саршори ғояи ватандустӣ ва адолатҳоҳист, ҳифзи Ватанро аз баҳои ҷон болотар ғузӯта фармудааст:

Ҳама сар ба сар тан ба қуштап
дихем,
Аз он бех, ки кишивар ба душман
дихем.

Мурод аз оғаридани образи ватандустона дар адабиёти олам, бешубҳа, бедор кардани ҳисси ифтиҳори миллий ва муҳаббат ба марзу буими аҷододист.

Амонқул Дӯстов,
омӯзгори МТМУ №7 –и
шахри Панҷакент

► БУНЁДКОРӢ

Панҷакент: вусъати корҳои соҳтмонӣ

Баҳшида ба ҷаҳони 30-солагии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат соҳтмони иншооти гуногӯн бомаром ҷараён дарад. Аз ҷумла, дар шаҳри Панҷакент корҳои соҳтмонӣ дар майдони Парчами давлатӣ, Нишони давлатӣ ва мӯжассамаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ, мӯжассаҳои таълимӣ вусъати тоза гирифтаанд.

Ҳамзамон, бо мақсади баланд бардоштани ҳисси ватандустӣ ва ифтиҳор аз гузаштаи пурifiҳои ҳалқи тоҷик дар шаҳри майдони Нишон ва Парчам мӯжассамаи асосгузори давлати тоҷикон-Шоҳ Исмоили Сомонӣ гуҷӯта мешавад.

Раиси вилоят Раҷаббӣ Аҳмадзода зимни сафари корӣ дар шаҳри Панҷакент аз соҳтмони бинои мӯжассасаҳои таҳсилоти миёнан умумии №47 дидан намуд. Мӯжассасаи мазкур аз ҳисоби Мақомоти иҷроияи ҳокимиyaти давлатии шаҳри Панҷакент барои 462

нафар ҳонанда дар як баст пешбинӣ шуда, дорои 17 синфиҳона, кабинетҳои фанни физика, химия, биология, технологияи иҷтилоӣ, толори варзиш, маҷлисгоҳ ва ошхона мебошад.



Дар шаҳри Панҷакент ҳамзамон соҳтмонӣ боғчай бачагона барои 400

нафар, вокеъ дар кӯчаи Фирдавсӣ идома дорад.

Соҳтмонӣ кӯдакистон бо дастигирӣ Макомоти иҷроияи ҳокимиyaти давлатии шаҳри Панҷакент ва саҳми соҳибкорон бо маблаги ҳарҷномавии 5 800 000 сомонӣ оғоз гардidaast.

Оромиву шуқӯҳ ва шукуфоии Ватан ба масъулияти ҳар як сокини он вобаста аст. Агар Ватан орому осуда бошад, дар саросари он сулҳу субот ҳукмрон, нозу неъмат фаровон гашта, муҳаббати мардум меафзояд. Дар он ҷое, ки пояҳои маънавӣ ўстувор набошанд, акси ин ҳол ба миён меояд.

Муҳаббат ба Ватан асосан дар давраи кӯдакӣ зоҳир шуда, минбаъд ташаккул мейбад. Муҳимтар аз ҳама, кӯдакон бояд аз ҳурдсолӣ ба мағҳумҳои сулҳ, дӯстӣ, озодӣ, вахдати миллий сарфаҳм раванд. Ин кор, пеш

мешаванд; воҳӯрӣ гузаронидан бо иштирокчиёни Ҷангӣ дуюми ҷаҳонӣ ва нақл кардан ҳаётӣ қаҳрамонони шуҷӯъ, гузаронидани ҷорабинҳои тарбиявӣ дар мавзӯҳои ватандустӣ, меҳанпарастӣ, омода намудани ҳар гуна озмунҳо бахшида ба пос доштани арзишҳои миллий Парчам, Нишон, Сурӯди миллий, Қаҳрамонони Тоҷикистон.

Инсон ба ҳар зарра ҳоку ҳар катра оби Ватан онҷунон дил мебандад, ки бе он наметавонад ҳуҷбахту баҳтиёр бошад. Маъни калимаи Ватан дар ашъори шоирон мавқеи ҳосса дорад.

Дар ашъори Ҳабиб Юсуфӣ Ватан ба тав-

Меҳри безавол

аз ҳама, маҳсули тарбияи оила, ҷомеа ва мактаб аст. Бинобар ин, дар мактабҳо ғазои сулҳ, ватандустӣ, меҳанпарастӣ, вахдату муқаддасоти Тоҷикистон ҳукмфармо, танинандоз ва дар мадди аввал қарор гирифтааст. Тарбияи ҳисси ватандустӣ ва инсонгарӣ дар ҳамаи замонҳо яке аз масъалаҳои муҳим ва заҳматталаби ҷамъияти шуморида шуда буд ва ин мағҳум то ҳол идома ёфта истодааст. Барои амалӣ ва самарабахш натиҷабардорӣ кардан аз ҷунин мағҳумҳо бояд аз кӯдакистонҳо сар карда, бачагонро дар рӯҳияи ватандустӣ, инсондустӣ, садоқат ба ватан ва ғояҳои олии муқаддасоти кишвар парвариш намоем. Тарбияи ватандустии ҳонандагон вобаста ба синну соли онҳо гуногуранг мешавад. Ба он муаллимаҳо, мураббияҳо, роҳбарони синф дар ҷараёни дарс ва берун аз он бо назардошти нақша таълимӣ ва нақша тарбиявии мураттаб намудаи ҳуд тарқиати тарбиявӣ, корҳои беруназмактабӣ амалӣ менамоянд. Дар мактабҳо асосан ҷунин кор тарқиати тарбиявӣ ба нақша гирифта

ри мушахҳас ва образнок тасвир ёфтааст. Ватан барои ӯ ҳамҷун ҳонаи умуд ва баҳшандай баҳту саодат, модари азизу меҳрубон мебошад:

*Ватанро бинозам, маро дар канор
Чу модар гирифту намуд баҳтиёр...*

Мурод аз оғаридани образи ватандустона дар адабиёти олам, бешубҳа, бедор кардани ҳисси ифтиҳори миллий ва муҳаббат ба марзу буими аҷододист.

Вале вазифаи мо танҳо аз бузургони миллиат ифтиҳор кардан набуда, ба корнамой ва ҷонғидони нав, қашфи падидони нодир вобаста аст. Агар ҳамаи мо аз олами расму русум ва анъанаҳои миллии ҳуҷбахту баҳраманд гардем, ватани соҳибистиқлони мо низ ба шумори давлатҳои тараққикарда ва мутамаддин ворид ҳоҳад гашт. Шукуфоии Ватан ба масъулиятинойи ва некандешии миён меояд.

*Шоҳида ҲОЧИБОЕВА,
омӯзгори синғҳои ибтидоӣ гимназияи
№2-и ба номи Камоли Ҳуҷандӣ,
шахри Бӯстон*

► «ОБ БАРОИ РУШДИ ЎСТУВОР»

Қиматтар аз лаълу гӯҳар

Об яке аз үнсурҳои муҳими экологӣ барои организми зинда ба шумор меравад. Обро мӯҷизаи таబиат меноманд. Муҳимтарин мубодилоти ҳаётан зарури биологии организмҳо бо иштироқи об ба амал меоянд. Аз ин ҷост, ки об қисми ҷудошавандай қулли организмҳои зинда ба шумор меравад. Аммо ағфӯс, ки солҳои охир заҳираҳои об дар кураи замин тадриҷан кам мегардад. Бино ба иттилои муҳассисон, имрӯз дар ҷаҳон бештар аз ду миллиард одам ба оби нӯшӯй ҳаётӣ даранд.

Вобаста ба ҳамин нуктаи муҳим, дар яке аз ҷаласаҳои СММ аз тарафи Пешвоӣ миллиат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун ҳамешаи баҳтиёр ниҳодашт ва таҳсилоти ҳуҷбахту баҳтиёрни ҷаҳонӣ таҳсилоти ҳуҷбахти ҷонӣ мегардад.

Директори муҳассиси номбурда Умедин Сафарзода иттилоъ дод, ки ин ҷорабии ба татбиқи Қатъномаи Мачмааи умумии СММ оид ба «Даҳсолаи байналмилалии амалиёти «Об барои рушди ўстувор» солҳои 2018 - 2028» яқдилона қабул гардид. Ҳадаф асосии ӯзунни Ҷаҳсолаи байналмилалии амалиёти «Об барои рушди ўстувор» солҳои 2018 – 2028» рабт дарад. Ҳадаф аз баргузории он, шинос гардондани ҳонандагон ба дастовардҳо ва амалҳои иҷронамудаи ҷониби Тоҷикистон оид ба масъалаи матраҳгардида мебошад. Бино ба гуфти ӯ, дар Маркази ҷумҳуриявии муҳассисаҳои таҳсилоти

иловагӣ маҳфилҳои зиёде амал мекунанд, ки ҳар сари ҷанд ვაқт доир ба масоили мубрами аҳамияти ҷумҳуриявидошта гуфтумон байни устодону шоғирдон ба вуқӯъ мепайвандад. Ҷорабии имрӯза бо ташаббуси Зулфия Сафарова, сармутаҳисси шӯбайи табииатинозони ҷавон, экология ва ҳифзи муҳити зисти марказ таҷлил гардид.

Дар ин ҳамоиш байни сокини қалонсоли нохияи Дарваз Фотима Сулеймонова, ки бо ҳидояти Пешвоӣ миллиат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯғи субхи донон китоб аст» ба пойтагҳои омада буд, бо ҳонандагони марказ саволу ҷавобӣ сурат гирифт. Ӯ ба наврасон доир ба аҳамияти мутолияи интиҳоби қасбҳои дарҳӯи замон маслиҳатҳои муғид дод. Ба як ҷатор ӯстодони мактабҳои таҳсилоти ӯстодону шоғирони маҳфилҳои гуфтумони ҷумҳуриявии «Маҳфили рақс» - и марказ бо сурӯд тараҷони ҷавон, экология ва ҳифзи муҳити зисти марказ таҷлил гардид.

Дар ин ҳамоиш байни сокини қалонсоли нохияи Дарваз Фотима Сулеймонова, ки бо ҳидояти Пешвоӣ миллиат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба озмуни ҷумҳуриявидошта гуфтумон байни устодону шоғирдон ба вуқӯъ мепайвандад. Ҷорабии имрӯза бо ташаббуси Зулфия Сафарова, сармутаҳисси шӯбайи табииатинозони ҷавон, экология ва ҳифзи муҳити зисти марказ таҷлил гардид.

*Хотами ҲОМИД,
«Омӯзгор»*

► КАЛОМИ МОНДАГОР

Адабиёти рус ва воқеияти зиндагӣ

Адабиёти рус дар дар радифи адабиёти ҷаҳон қарор дошта, дар наизу наср аз ҷониби шоирону нависандагони ин миллат шоҳкориҷое таълиф гардидаанд, ки дар тасвири бозтоби зиндагии воқеии мардуми заҳматкашу бенавои сарзамини рус саҳми мондагор гузаштаанд.

Осори назими А.Пушкин, Некрасов, Державин, М.Лермонтов ва асарҳои мансири Н. Гогол, А. Чехов, Л. Толстой, Ф. Достоевский, М. Горкий, М. Шолохов, М. Булгаков ва амсоли инҳо кайҳост, ки ба ҳазинаи адабиёти ҷаҳон ворид гардидаанд. Ҷунонки маълум аст, сардафтари адабиёти классикии рус А.Пушкин бо ашъори волои инсонпарваронаи худ, ки аз ҳунару истеъоди баланду нотакори ў шаҳодат медиҳанд, дар оғаридани образи мардуми нақуқору ватандуст, тасвири манзараҳои зебою дигарнизи табииати қишивари рус,

таҷассуми ишқу муҳаббати поку самими ҳақиқати нозудудани гузаштааст. Пушкин ба забони адабиёти тоҷикӣ (форсӣ) меҳру муҳаббати беандоза дошт, осори шоирони барҷаста, аз ҷумла, Фирдавсио Ҳофизро зиёд меомӯхту мутолия мекард. Тавре муҳаққиқон таъкид мекунанд, як силсила ашъори шоирони тавони рус дар пайравии шоирони тоҷику форс навишта шудаанд, ки намунаи маъруфи он шеъри «Мучассама»-и ўст, ки аз ҳар ҷиҳат қитъашеъри Абулқосим Фирдавсиро, ки бо мисраи «Паяғандам аз назм кое баланд...» оғоз мегардад, ба ёд меорад. Пушкин дар таълифи асарҳои насрӣ низ қобилияти фавқула дошт, ки повести «Духтари капитан» аз ин қабил осор ба шумор мераҷад. Дигар аз шоирони бузурги рус М.Лермонтов мебошад, ки бо ашъори пурмуҳтаво ва осори насрӣ худ дар адабиёти рус ҷойгоҳи шоистаро ишғол кардааст. Як қисми ҳаётӣ худро Лермонтов дар Қафқоз гузаронида, мафтуни мардуми ин сарзамин

ва зебоиҳои табииати қӯҳсари он гардидааст ва ҳосили мушоҳидаву бардоштҳояшро дар силсилашъори баландмазмунаш, ҳусусан, дар шеърҳои

рони мо» аз асарҳои мақбулу дӯстдоштатарини ҳалку миллатҳои ҷаҳон махсуб мебад. Бояд зикр кард, ки тавсири ин ду шоир ба адабиёти

дуэл ба ҳалокат мерасанд. Яке аз дигар намояндаи адабиёти оламшумули рус Н.Гогол ба шумор мераҷад, ки бо асарҳои насрӣ ҳуд дар таҳаввулу пешрафти адабиёти рус ҳақиқати бориз гузаштаанд. Асарҳои насрӣ – «Шабнишиниҳо дар назди хутори Диканки», «Тимсол», «Тарас Булба», «Шинел», «Ҷонҳои мурда», «Муфатиш», «Қайдҳои ақлбоҳта» ва гайра воқеан шоҳкориҳои адабиёти шумор рафта, дар ифшо намудани камбуҷию беадолатиҳои ҷомеаи вакти рус ва танқиди амалдорону ҳукumatдорону давр мусоидат намуда, ба лаҳни тунду зарофатомез иншо шудаанд. Қисса романии драмаҳои Н.Гогол низ аз ҷониби нависандагони тоҷик тарҷума шудаанд. Ба эҷодиёти Гогол на танҳо дар замони зиндагияш, баъдан низ бузургони аҳли илму адаб (аз ҷумла, Г.Марес, Ч. Айтматов...) баҳои баланд додаанд.

Муътабар ЮЛДОШЕВА,
омӯзгори гимназияи №2,
ноҳияи Шоҳмансур



ба тасвири табииат баҳшидааш, ҷозибу муассиср ифода намудааст. Лермонтов бо асарҳои насрӣ худ низ шуҳрат пайдо кардааст. Романи мондагори адаб – «Қаҳрамони дав-

точик ҳеле қалон аст. Осори назими насрӣ Пушкину Лермонтов борҳо ба забони тоҷикӣ тарҷумаву нашр гардидаанд. Сарнавишти ҳар ду нобига ба фочека анҷом ёфта, онҳо дар

► ЗАБОНИ РУСӢ

Ҳафтагӣ гузашта дар Донишгоҳи славянини Тоҷикистону Россия 1-умин конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ таҳти унвони «Забон ва фарҳанги русӣ дар ҳориҷ: таҷрибҳои беҳтарини таълим» баргузор гардида, ки дар он мувони вазири маориф ва илм Гулҷечҳа Фанизода, ноиби Президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Ирина Каримова, ректори Донишгоҳи славянини Тоҷикистону Россия Тоҳир Хочазода, декани факултети филологияи ва медиакоммуникатияи Донишгоҳи давлатии Омск ба номи Ф.М. Достоевский Оксана Иссерс, устодону омӯзгорон аз донишгоҳу донишкадаҳо, литео гимназияҳо, муассисаҳои таҳсилоти миёнай умумӣ аз Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ карданд. Ҳамоиши мазкур бо ташабbusи Вазорати маорифи Федератсияи Россия дар доираи «Барномаи миллии таъмини маводи илмӣ-методӣ, методӣ ва қадрии таълими забони русӣ ва забонҳои ҳалқҳои Федератсияи Россия» дар ҳамкорӣ бо Вазорати маориф ва илми қишивар ва Академияи таҳсилоти Тоҷикистон гузаронида шуд.

Тоҳир Хочазода зимни ифтиҳои конференсияи зикр кард, ки Донишгоҳи славянини Тоҷикистон - Россия бо беш аз 167 донишгоҳу донишкадаҳо ҳориҷ аз қишивар ҳамкориро ба роҳ мондааст, аммо ҳамкориҳо бо Донишгоҳи давлатии Омск ба номи Ф.М. Достоевский дар сатҳи баланд қарор дорад. Гузаронида ни 1-умин конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ гувоҳи ҳамкориҳои густурдаи мо мебошад. Гулҷечҳа Фанизода қайд кард, ки омӯзиши забони русӣ бисёр муҳим аст, зоро он ҳамчун забони муюширати байни миллатҳои гуногун амал мекунад. Забони русӣ дар соҳаи маорифи Тоҷикистон ҷойгоҳи муносиб ва барҷаста дошта, мавқеи он сол ба сол устувортар мегардад. Боиси ҳурсандӣ, ки дар сарзамини мо барои гузаронидани ҷорабииҳои сатҳи баланди байналмилалии фазои мусоиде фароҳам аст. Ҷондие пеш дар Қитобхонаи миллии

Паҳнои ҳамкорӣ

Тоҷикистон Анҷумани VI омӯзгорон ва кормандони соҳаи маорифи қишиварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва Нахустин фестивали байналмилалии маҳорати педагогӣ баргузор гардида.

Ирина Каримова иброз дошт, ки дар доираи созишинаҳо, ки байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Федератсияи Россия ба имзо расидаанд, тайи ҷандӣcolest dar maktabҳoи қišvar o'muzgoronи забони

конференсияи мувони вазири маориф ва илм Гулҷечҳа Фанизода дар мавзуи «О положении русского языка и его преподавании в Республике Таджикистан», ноиби Президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Ирина Каримова – «Русский язык в суверенном Таджикистане», мудири кафедрай журналистикаи медиалингвистикии Донишгоҳи давлатии Омск ба номи Ф.М. Достоевский Елена Малишева-«Продвижение русского языка за рубежом: лучшие практики организаций деятельности центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку», омӯзгори математикаи Литсей-интернати Президентӣ барои хонандагони болаёқати Тоҷикистон Ирина Градская – «Развитие проекта «Российский учитель за рубежом» в Таджикистане» ва дигарон барои ҳозирин маърузаҳои пурмуҳтаво ироа намуданд. Ҳамчунин, директори Маркази русии «Русский мир»-и Донишгоҳи Гранадаи Испания Энрико Керо, коршиноси Маркази илму фарҳанги Россия дар Финляндия Ольга Болдина, котиби якуми сафирни Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Муғалистон Валерия Кипякова, омӯзгори Маркази илму фарҳанги Россия дар Словения Елена Маркова, муассиси маҷмааи омӯзиши «VEDA» дар Лахистон Алена Пинская, профессори Донишгоҳи Хельсинкии Финляндия Екатерина Протасова аз тарики барҳат (онлайн) маърузаҳо карданд.

Ёдовар бояд шуд, ки кори конференсияи пурра ба забони русӣ сурат гирифта, пас аз анҷом ба ҳар як иштироқдори ҳамоиш сертификат тақдим карда шуд. Дар фарҷоми конференсияи барои меҳмонон барномаи рӯxbahshi fарҳангии адабӣ пешкаш гардида.

Дилафӯз ҚУРБОӢ,
«Омӯзгор»



руսӣ аз шаҳру навоҳии Россия омада, фаъолияти пурсамар доранд. Илова ба ин, бо дастгири Ҳукумати Федератсияи Россия дар панҷ минтақаи диёрамон сохтмони 5 мактаб оғоз гардидаанд, ки таълим дар онҳо пурра ба забони русӣ ба роҳ монда мешавад. Оксана Иссерс ба тамоми дастандаркорон миннатдории ҳудро барои дар сатҳи баланд гузаронидани ин ҳамоиши байналмилалий баён дошта, қайд кард, ки забондонӣ муҳимтарин омили ҳамдилӣ ҳалқу миллатҳо ба шумор меравад.

- Изҳори умединӣ мекунам, ки ҷониши нишастҳои пурсамар бештар баргузор шаванд ва мө – кормандони соҳаи маориф аз навғонҳои ва дастовардҳои ҳампешаҳои ҳуд аз қишиварҳои гуногун оғоҳ шавему омӯзэм, - гуфт ў.

Пас аз анҷоми қисмати ифтиҳои

► ПИРӮЗӢ

Донишҷӯи курси 4-умини факултети ҳуқуқшиносӣ Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Шамил Абдураҳмонзода дар интернет-олимпиадаи байналмилалии «Низоми интиҳоботии давлатҳои ҷаҳон», ки дар шаҳри Санкт-Петербург Федератсияи Россия баргузор гардида, сазовори ҷойи дуюм ва дипломи дараҷаи II гардида.

Олимпиадаи мазкур аз ҷониби Донишкадаи байналмилалии мониторинги инқишифӣ демократия,

Шамил Абдураҳмонзода – сазовори ҷойи дуюм дар олимпиадаи байналмилалий



парламентаризм ва риояи ҳуқуқи интиҳоботии шаҳрвандон - давлатҳои аъзои Ассамблеи байнипарлумонии Иттиҳоди давлатҳои Мустанқил (АБП ИДМ) баргузор гардида, мақсад аз он баланд бардоштани фарҳангӣ ҳуқуқи ҷавонон, шинисӣ бо асосҳои мурофиати интиҳоботи демократӣ ва сайқал додани дониши мутахassisони соҳаи ҳуқуқшиносӣ мебошад.

Дар олимпиада 1213 донишҷӯи аз 107 донишгоҳи 18 давлати дунё иштироқ намуданд. Дар баробари донишҷӯи ИДМ, инчунин, муҳассилин аз донишгоҳҳои Руминия, Конго, Латвия, Сербия ва Черногория иштироқ намуданд.

Озмун аз се давр иборат буда, ду давр дар Тоҷикистон ва давраи ниҳоӣ дар шаҳри Санкт-Петербург доир гардида. Олимпиадаи мазкур аз 1 то 30 септембр баргузор гардида, аввали моҳи декабри соли равон голибон муйянӣ ва дипломҳо ба таври elektronӣ ба гирандагони он расонида шуданд.

► МЕХРНОМА

ОЛИМИ МУМТОЗ ВА УСТОДИ ТАВОНО

Вуҷуди мардуми доно мисоли зарри
тиллост,
Ки ҳар кучо бираад, қадру қиматаш
донанд.

Ҳар гоҳ ки дар мавридеву даврае ва
маҳфиле сухан дар бораи илм, маориф,
нақша ва барномаҳои таълими дониш-
кадау донишгоҳо меравад, пеши назар
симио яке аз фидоиёни роҳи маърифат,
олими шуҳратёр, методисти варзидаи
методикии таълими математика, шах-
си хирадманд, муҳаккини нуктасанҷ
Мамадҷон Маҳкамов ҷилвагар мегар-
дад.

Шиносой, дӯстӣ ва ҳамкории банда
бо ин инсони начиб аз даврае оғоз шуд,
ки ўиҷрои вазифаи сардори раёсати таълими
Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи С. Айниро (солҳои
1997-2000, 2002-2006, 2013-2014) ба уҳда
дошт. Маълум, ки ҷангӣ таҳмилии
шаҳрвандӣ дар Тоҷикистони нав ба
истиқлолият расида, ба тамоми соҳаҳои
ҳаёти мамлакат, махсусан, мактабу ма-
орifi кишвар хисорати ҷиддӣ ворид
соҳт. Ҷараёни таълиму тарбияи насли
наврас ва ҷавонон, ки ояндана миллиат
дар дасти онҳост, саҳт ҳалалдор гашт ва
ба навоқиси зиёд мувоҷех гашт.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллиат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, муҳтаром Эмомали Раҳмон
ҳамин вазъи душвори маориф ва таълими
тарбияро дарк намуда, соҳаи маорifi
афзалиятнок эълон карданд. Ин
тадбiri муҳими сариватӣ ба такому-
ли бавусъати соҳаи маорif дар давоми
30 соли Истиқлoli давлатӣ мусоидат
намуд ва маорifро ба пешравиҳои на-
заррас шарафёб соҳт. Ҳамчунин, боиси
рӯхбаландии аҳли таълиму тарбия ва
тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон
гардид.

Бояд гуфт, ки дар мактабҳои олий ра-
ёсати таълим яке аз руҳиҳои асосӣ ба
шумор меравад, зеро самаранокиу си-

фати таълим, пеш аз ҳама, ба маҳорати
касбии кормандони ҳамин раёсат воба-
ста аст. Аз ин рӯ, ректори ҳамонвақтаи
донишгоҳ, устоди зиндаӣ, узви вобастаи
АИТ, профессор Қ. Расулов (рӯҳашон
шод бод) ва муовини аввали ректор,



профессор С. Бандаев ба ин вазифаи
маъсулӣятнок Мамадҷон Маҳкамовро
лоиқ диданд.

Ўро пиндору гуфтору кирдор якест.
Мо инро ҳангоми дар вазифаи сардори
раёсати таълими донишгоҳ кор карда-
наш боз ҳам возехтар мушоҳидан
намудем. Ҳангоми тағайироти нақшоҳои
таълими устод M. Maҳкамov имконот,
маҳсусиятҳо ва ҳайати устодони ҳар як
факултет ва кафедраи таҳассусиро ба
инобат гирифта, бо деканҳо ва муди-
рони кафедраҳо сӯҳбату машваратҳо
баргузор намуд. Натиҷа ҳамин буд, ки
нақшоҳои таълими солҳои 2005 ва 2011
яке аз беҳтарин нақшоҳои таълими
донишгоҳ дар солҳои охир ба шумор ме-

рафтанд.

Бо вуҷуди дар вазифаҳои масъул фа-
ъолият намудан, устод M. Maҳкамov бо
донишҷӯён аз фанҳои методҳои ҳалли
масъалаҳои математикӣ ва практикуми
ҳалли масъалаҳои математикӣ дарс ме-



гуфту ҳамзамон бо Вазорати маорif ва
илеми Ҷумҳурии Тоҷикистон (Маркази
идораи лоиҳаи кредитӣ дар соҳаи маорif)
ҳамкории пурсамар дошт. Устод
солиени зиёдест, ки дар идораи ҳада-
моти методии муассисаҳои таҳсилоти
миёна ва олии қасби ва Маркази
ҷумҳуриявии таълими методии назди
Вазорати маорif ва илеми Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳамчун мутахассиси варзи-
да фаъолият дорад. Устод M. Maҳкамov
барои ёрӣ ба омӯзгорон ва муҳакқикони
соҳаи методикии таълими математика аз
соли 1978 то имрӯз зиёда аз 100 мақола
дар мачаллаву рӯзномаҳои ҷумҳурӣ ба
нашр расонидааст, ки бештари онҳо ба
давраи Истиқлoli давлатии Ҷумҳурии

Тоҷикистони азиз рост меояд.

Ёдовар мешавем, ки устод ба корҳои
илмӣ ва таълифи мақолаҳои илмӣ-
тадқиқотӣ машғул буда, дар таълифи
дастурҳои таълими аз фанни методики
таълими математика саҳми бориз дорад.
M. Maҳкамov соли 1993 дар Шӯрои дис-
сертификациони дифои рисолаҳои доктори-
иу номзадӣ дар факултети математикаи
Донишкадаи омӯзгории Москва дар мав-
зуу “Ташаккули методҳои ҷамъъасткунӣ
дар ҳалли муодила ва нобаробарҳо дар
курси алгебраи мактабҳои ҳамагонӣ”
зери роҳбарии профессор В.И. Крупич
бо муваффақият рисолаи номзадӣ ҳимоя
кард.

Ба қалами ў беш аз 370 кори илмӣ-
тадқиқотӣ, дастурҳои таълими методӣ
манусубанд, ки ин аз олими тавоно ва
методисти варзидау пурмаҳсул будани ў
шаҳдат медиҳад.

Ҳислатҳои начиб дорад, Мамадҷон
Маҳкамov - шикастанафсӣ, поктинатӣ,
маъсулӣятшиносӣ, муносибати ҷиддӣ ба
ҳар кор, ҳаҷириоми дигарон, серталабӣ
нисбат ба ҳуд ва шогирдону атрофиён.
Ва ин ҳама ҳислатҳои начиби инсонӣ дар
гуфтор, рафткор ва кирдори устод ҳамеша
мушоҳид мешаванд. Шоир гӯё маҳз ба-
рои ҷунин ашҳоси пок фармудааст:

Касеро даъвии озодагӣ чун сарв

мезебад,

Ки бо ҳар чор фасл аз бениёй як забон
дорад.

Ба дӯст ва устоди поктинат, ҷӯянда,
серкору пурмаҳсул Мамадҷон Maҳкамov
дар рӯзи ҷаҳони ҳафтодсолагиаш орзу
дорем, ки ба ҳамаи мақсаду ниятҳои
некаш бирасад, ҳамеша тансиҳату
ҳотирҷамъ бошад ва боз ҳам китобҳои
тоза ба тоза таълиф намояд.

Они мақсади одамизод аст,
Номи нек асту он дигар бод аст.

Абдуллоқӣ НУРОВ,
доктори илмҳои педагогӣ, профессор,
Корманди шоистаи Тоҷикистон

► СОБИҚАДОРОН

Дастгири омӯзгорони ҷавон

Темур Намозов пешаи омӯзгорио аз овони
наврасӣ дар дил мепарварид. Волидон-
назар, ки ҳуд омӯзгор буданд, интихоби
чиғарбандашонро пазишуфтанд ва ба-
рои омӯзгор шудани ў тамоми шароитро
фароҳам оварданд.

Темур Намозов соли 1977 муассисаи
таҳсилоти миёнаи умумии №2 и ноҳияи Муъмин-
бодро бомуваффақият хатм намуда,
хӯҷҷатҳояшро ба Донишгоҳи давлатии
шахри Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ супори-
да, онро соли 1980 бо ихтиноси омӯзгори забон ва адабиёти рус
сарабландона ба итмом расонид.
Ў фаъолияти омӯзгории хешро
дар ноҳияи Файзобод оғоз намуда-
аст. Баъд аз хизмати ҳарбӣ ба
зодгоҳаш баргашта, дар муассиса-
и таҳсилоти миёнаи умумии №30
ба пешаи омӯзгори идома дода,
чанд муддат ба ҳайси ҷонишини
директор оид ба корҳои таълиму
тарбия дар ин муассиса фаъоли-
ят намуда, 6 сол (солҳои 2001 то
2007) ҳамчун директори муассиса



ифои вазифа наму-
дааст. Ў чанд муддат
ба ҳайси директори
муассисаи таҳсилоти
миёнаи умумии №13,
дехai Момандиёни
Ҷамоати дехоти ба
номи Н. Назаров низ
фаъолият намудааст.
Устод аз соли 2010 то
ин ҷониб дар Маркази
дарёфт ва рушди
истедодҳои шуъбаи
маорifи ноҳияи кор
карда истодааст.

Мавсуф бар он фикр аст, ки тар-
бияи дурустӣ фарзандон ифтиҳо-
ри ҳар як омӯзгор ва падару модар
мебошад. Мусаллам аст, ки саҳми
устод дар таълиmu тарbияi насли
наврас ва омӯzgoroni ҷavon бе-
andzda буда, ҷavononro ба қasbi
intixobnamudaашон dilgar m-
sazd va meg'yd, kи oмӯzgor boyd
beshtar ҳudomӯz kund, yeñe,
çüyanda bošanda bošad. Shöenii
zirk ast, kи barobari faъoli-
yat omӯzgoriyash, T. Namozov ba
ҷavononu navrason az zaboni rousi
mašguliyatҳoи ilovagii rojgon
mediҳad.

Сайҳомид САФАРОВ,
рӯзноманигор

► САХОВАТ

Шахси арзанда ва пи-
санҷиди онест, ки
диом дар талоши манғиати
аҳли ҷомеа аст. Ҷое, ки сухан
аз фазилату инсони ҳалиму
хоккор, роҳбари саҳтигу
мехруbon равад, пешi назар



симои ректори Донишгоҳи
техникии Тоҷикистон ба
номи академик M. С. Осими, доктори
илмҳои иқтисодӣ, профессор Қудрат Давлатзода
пайдид меояд.

Ҳар як шахс ҷоero, kи zoda
shuda ба kamol rasidaast, xelé dūst medorad va kúshi
mekunad, kи sahme dar obodoni
no peshraftash guzorad.

Bo taşabbusi Қ. Davlatzoda
dar rӯzi ҷaҳoni ilovagii
sabhi donoyi kitob ast,
“Toҷikiſton - Vatani azizi
man” va “Ilm furӯgi maъri-

Восеъ) хондаю аз ilmu до-
ниши баҳравар гаштааст, ба-
рои муҳайӣ karдан шарои-
ти таълиmi тарbияi соли
2019 chor sinfona iilovagii
ba va jutki korj soxtao ba
istiifoda doda shuda, onҳo bo

fat” va ҷalbi beshtar navor-
sonu ҷavonon ba korҳo iilmӣ-
tadқiқotӣ va ixтиroъkor
purson mешавad.

Барои peshraviin kor dar
in samtҳo K. Davlatzoda boz
10 komputeri digar (baroи

Олиҳиммат



omӯzishi darsxoi
tehnologiya i
ittiloot) ba muas-
sisai taъlimi №24
dastras kar, to in
ki xonandagon dar
peshrafti ilmu tehnika
bo komēbiho noil garandan.

Omӯzgoron va
marдуми deҳa az in
hamdeҳai ҳud - olim
va xodimi davlativu
chamъiyati mamlakat, shahsi
bomaъrifat, maъsulieti, botachiри
va mehnatdӯst fahri
menamоянд va kúshi mekunand,
ki dar obodonii muassisa
taъlimi tarbия tamomi ҳasti
hudro bubaҳshand.

Gulligor
NURMUҲAMMADova,
doktori ilmҳoи pedagogӣ, professor,
Kormandi shoista Toҷikiſton



Дар вилояти Ҳатлон масъалаи иҷрои барномаи гизoi макtabi баррасi shud.

► ШАМЬИ ХОТИРА

Муҳаққиқи Шинохтаи Илми Тоҷик

**Дар тадқиқу ғанигардонии
базаи моддии Боги ботаникии
шахри Ҳоруғ баробари дигар
коршиносони варзида хиссаи
Усмон Ҳолдоров назаррас аст.
Зиндаёд Усмон Ҳолдоров пас
аз ҳатми мактаби миёнаи
рақами 3-и шахри Ҳоруғ ба
шуъбай биологияи Университети
давлатии Тоҷикистон ба
номи В.И.Ленин дохил шуд.**

Соли 1958 онро
бо ихтиси
биолог - ботаник
бомувафқият ҳатм
намуда, солҳои 1959 –
1962 таҳсилашро дар
аспирантура идома
дод. Баъдан дар до-
нишкадаи мазкур ба
ҳайси лаборант, му-
аллими қалони кафед-
раи ботаника ғаро-
лият намуд. Минбаъд
ӯро ба вазифаи ди-
ректори Пойгоҳи тоҷикистонии
озмоишгоҳи ҷангали Инститuti
илемио тадқиқотии Осиёи Миёна-
гии ҳочагии ҷангал таъйин кар-
данд.

Давоми 24 соли роҳбарии дар
пойгоҳ ба Усмон Ҳолдоров мусассар
гарди, ки онро ба яке аз марказҳои
муҳими илмӣ-тадқиқотӣ на танҳо
дар ҳудуди Тоҷикистон, балки бе-
рун аз он табдил дихад. Соли 1988
бо қарори Кумитаи давлатӣ оид
ба маорifi ҳалқ ӯ сазовори унвони
илеми профессори кафедраи
ботаника ва экологияи қишоварзӣ
гарди, баъдан директори Инститuti
биологии Помир Академияи
илемио Тоҷикистон интиҳоб кар-
да шуд. Бо интиҳоб шудани ӯ ба
ин вазифа сифати қадрии олимони
тоҷик дар институт қуллан таҷиъир
ёфт. Дар давраи роҳбарии ӯ шо-
ғирдонаш Оғоназар Ақназаров,
Сайдмир Шомансуров ва Довутшо
Наврӯзшоев рисолаҳои доктори
химоя намуданд.

Усмон Ҳолдоров зимни ға-
ълияти кориаш дар Инститuti
биологии Помир, дар самтҳои
азхудкуни комплекси набото-
ти сарзамини кӯҳи Тоҷикистон,
мевапарварӣ дар шароити
баландкӯҳ ва ҳочагии ҷангал ҳу-
дро ҳамчун мутахassisи балан-
дихтисос нишон дод. Ғаълияти
ташкilotchigii Усмон Ҳолдоров
имкон дод, ки кормандони Инститuti
биологии Помир дар давраи
барои Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле
вазнин, яъне солҳои 1991-1996 бе-
ягон маҳдудият экспедицияҳои
илемио дар ҳудуди вилоят таш-
кил намоянд. Дар натиҷаи ин
экспедицияҳои илмӣ генофонди
дараҳтони мевадиҳондаи вилоят,
растаниҳони доруворӣ ба purrāgī
омӯхта шуда, ҳелҳои бехтарини
онҳо барои интиҳсолот тавсия
дода шуданд. Усмон Ҳолдоров,
инчунин, роҳбарии мавзӯи илемио
озмоишгоҳи мевапарварӣ дар ша-
роити баландкӯҳро солҳои тӯлонӣ
ба уҳда дошт.

Ҳамчун олими шинохта, сиёсат-



мадори асили, шаҳсияти дурандеш
дар ҷандин давраҳои музокирот
бо муҳолифин дар замони ҷанг
шахрвандӣ иштирок намуда, бо
гуруҳи кории ҳукumat ба давлатҳои
Эрону Россия сафари хизматӣ
анҷом дод. Соли 1986 рисолаи док-
торири химоя намуда, баъди як сол
узви вобастаи Академияи илемио
РСС Тоҷикистон аз рӯи интиҳоси
растанипарварӣ интиҳоб шуд. Ба
қалами ӯ зиёда аз 100 кори илмӣ
оид ба растанипарварӣ ва азхуд-
куни ҳудуди кӯҳсor дар соҳаи
ботаника ва мевапарварӣ дар ша-
роити баландкӯҳ тааллук доранд.
Бо роҳбарии бевоситаи ӯ аввалин

маротиба дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон
плантатсияи ҷорҷарӣ ҷононӣ ташкил
карда шуд. Дар натиҷаи омӯзиши ҳусусиятҳои
ҷорҷарӣ ҷононӣ Усмон Ҳолдоров бо шогирдо-
наш барои интиҳсолот 300 ҳели ояндадори ин
меваи пурарзишро тав-
сия дод. 6 - то аз онҳо
аз санчиши давлатӣ
гузашта, ҳамчун навъ
эътироф шуданд.

Ҳелҳои ҷорҷарӣ ҷононӣ, ки Ус-
мон Ҳолдоров тавсия дода буданд,
на танҳо дар Тоҷикистон, балки
дар Ӯзбекистон, Қирғизистон ва
Қафқози Шимолӣ низ ба интиҳсолот
ворид шуданд.

Усмон Ҳолдоров ҷандин маротиба
ба дар давлатҳои ҳориҷ тадқиқот ва
афзалияти илми тоҷикро муаррифӣ
намуд. Аз ҷумла, дар як қатор
муассисаҳои илемии Булғористон
ва Ҷумҳурии Ҳалқии Ҷин бо
мақолаҳои илмӣ баромад намуд.
ӯ, инчунин, узви шурӯҳои диссер-
тасияни назди Инститuti физиоло-
гия ва биофизикаи растаниҳо ва
Инститuti ботаникаи АИ ҶТ инти-
ҳоб шудааст.

Ғаълияти пурсамари Ус-
мон Ҳолдоровро ба инобат ғи-
рифта, ӯ бо мукофотҳои давлатӣ
- медали ҷашнӣ 100-солагии
В.И.Ленин, Ҷрамотаи ғаҳрии Прези-
диуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон сарфароз гардонida
шудааст. Барои корқард ва дар
интиҳсолот ҷорӣ намудани тех-
нологияи парвариши плантатсия
ҷорҷарӣ ҷононӣ ва ангат бо
медалҳои нукра ва биринҷии
намоишгоҳи дастовардҳои ҳочагии
ҳалқи (ВДНХ) Иттиҳоди Шӯравӣ
сарфароз гардидааст. Усмон Ҳол-
доров бо унвони ғаҳрии «Ар-
боби шоистаи илми Ҷумҳурии
Тоҷикистон» қадрдонӣ шудааст.

Ин марди хирад бар асари бемории
сактаи майнаи сар дар синни
60-солагӣ, баъди бемории начандон
дароз моҳи августи соли 1996 дун-
нёро падруд гуфт. Баъди вафоташ
ҷиҳати абадӣ гардондани хотираи
ин марди илму донишӣ як қисмати
кӯча, ки дар он ҳам Инститuti
биологии Помир ва ҳам Инститuti
илемио гуманитарӣ ҷой доранд, ба
номи Усмон Ҳолдоров гузашта шуд-
анд.

**Акрамшо ФЕЛАЛИЕВ,
академики АМИТ,
доктори илемио қишоварзӣ,
Корманди шоистаи Тоҷикистон**

Ҳар ки з-омӯхтад надорад нанг,
Дурр барорад зи обу лаъл аз санг.

► ЗИКРИ ҲАЙР

Xабибуло Абдуллоев соли 1946 дар
дехаи Бӯstonaki нохияи Fайzobod та-
валлуд шудааст. Падару модарааш соли 1948
ба дехаи Эловари нохияи Oрҷоникиздеобод
(ҳоло Ваҳдат) кӯчida меоянд.


Номбурда ба шуъбаи физикаи математи-
каи Donishgoҳi миллии Toҷikiston дохил
мешавад.

Пажӯҳишгари нақуном

То соли 1971 дар факултeti физикии
donishgoҳi ба ҳайси асистент ғаъబoliyati на-
мuda, соли 1975 ба Pажӯҳishgoҳi муттаҳidaи
tадқiқotҳoи яdroiи шahri Dубna вilojati
Moskva firistoda shud. Ӯ risolaи nomzadii
xudoро taҳti uwononi «Tадқiқoti назariyati
va ba tavri adad i modelsozii matematika
hamasmatiҳoи murakkabi gairixhati» ximoya
karad va sohibi uwononi nomzadii ilmi fizi-
kaia matematika gardi.

Соли 1992 дар Шӯroи ilmi махsusasi nazdi
Pажӯҳishgoҳi mутtaҳida tадқiқoti яdroi

shahri Dубna dar mav-
zuи «Tадқiқoti назariyati
va modelsozii matematika
xammasatihoi murakkabi gairixhati» risolaи
doktori ximoya karad. Taxti roҳbariи mav-
suф pанҷ kас dissert-



tatiyati nomzadii va du
nafar disseratasiya doktori navišta and.
Xabibullo Abdullaev «Arbobi ilm va tehnika
Toҷikiston» буда, soli 2002 bo medali
«Xizmati шoista» қадrdoni гардидаast.
Sад аfseс, ki olimi muъtabar, uzvi vobas-
tai Akademija milliji ilmi Toҷikiston,
Xabibullo Abdullaev 14-umi mayi soli 2020
dar 74-solagӣ in dunёro padrud guft. Ёdaш
ba hajr bod.

**Aхлиddin САФАРОВ,
собиқадори маориф, шахри Ваҳдат**

► ЁДНОМА

Бо падар хурсанд будам

**Падар! Ёдат, рӯзгорат, меҳри зиёdat, орзу омо-
латро дар қалби фарзандону пайвандонат то абад
бокӣ гузоштӣ. Ҳеч гоҳ мо, фарзандону пайвандон, аз
хотирҳо фаромӯшат наҳоҳем кард.**

Pӯze, ki pančai ačal gi-
rebonatro pora mekarid,
zaminu osmon aški ҳasrat
merext. Nogaҳonu barmahal
chašm pūshidani tarki in dunё
namudanat ҳazorxо қalbro
pora namud, padar. Қomatiz az
nasixhati padarona rost namudamor
shikastӣ, padar. Ox, padar, oxihr on rӯzxoer
ki xushu xurram, bo sad umed-
du orzu pasi sar mekaridem,
chi guna faromӯsh namoem?
Moxussan, xislatxero, kи doštӣ:
chehraxandon, mehmomnavoz, purasabru tokat,
shirinzbony. Ҳамешa dar
ҳalqai farzandonu nabera-
gon makhfiloro bud. Xar on
orzu omole, ki dar қalbi
farzandon alangha məzad, zud
az pāi amalī gardonandi on
meshuid. Ba xar ja farzand
nabera-
gon meҳri chudogona
doštӣ. Xar ja idu ҷashnҳoro
besabrona intizori mekarid. Bo
farzandoni padar mehrubonu gamgusor
buđ. Rӯzhoi istirohatiro
dust medoštӣ, chunki rӯzhoi
istirohati intizori bar-
daron будед omadani
onxoro intizori mekaridem.
Oxir, padar, shohi bar-
daron буд. Nasixhatgari
maslihatchi xeshu tabor,
farzandonu baradaron va
xohari ažiz буд. Ҳеч ja
tūyō sur be ištirokat ta-
rabangz nabud, padar.

Ox, padar, dar nazdi ačal
ochiz mondem. Hatto ba modar
vaъda doda буд, ki to rӯzi
vopasini umrat dar bārat chun
vorisi niy়on ҳoҳam mond,
vale ҳajhot padar, modar
be-habar az on ki farzandash
shahdi marq ҷashiдау chismi
bechoni ū rӯi xona xobida-
ast, sari farzandashro sila
karda rӯi xahgashai az laz-
zati marq ҷashiдаi ūro lams
mekard. Bovaraš nameomad,
ki farzandash saafari oxihrat

poro mekarid. Modar misli
hamon Taҳmina doston az
gami nabudani farzandash
tab naovarda hatto moҳxoro
dar azodori farzandash bar-
došt karda natavonist va xud
niz raxti safar bast ba peши
farzandash.

Modar misli
hamon Taҳmina doston az
gami nabudani farzandash
tab naovarda hatto moҳxoro
dar azodori farzandash bar-
došt karda natavonist va xud
niz raxti safar bast ba peши
farzandash.

Amonati digare doštӣ:
ēri azizu dilbandro, ki tūli
solxozat ištirokati intizori
baradaron будед omadani
onxoro intizori mekaridem.
Oxir, padar, shohi bar-
daron буд. Nasixhatgari
maslihatchi xeshu tabor,
farzandonu baradaron va
xohari ažiz буд. Ҳеч ja
tūyō sur be ištirokat ta-
rabangz nabud, padar.

Ox, padar, oxihr chi guna
faromӯsh kumam lažaҳoi shiri-
ni umrro. Pas az raftan
digar shodio surur xamrohat
moro tark karad. Pas az raftan
koshonaomon ba motamasa-
ro tabdil ūft. Aknun zindagi
baroymon berangtu bemaъnist.
Kitobi zindagiymo sahiha
sahiha varakgardon mekuṇam;
lažaҳoi shirihi ҳaēti bo pa-
dar budanro, rӯi roxatcursi
bo modaram bar ba bar niša-
stanatro, mehrubonihoxatro,
“bācham” - gūhoxatro pāzmon
shudam, padar. Hatto, xar shab
vaqtē foriq af kor meshudam,

porta mekarid. Modar misli
hamon Taҳmina doston az
gami nabudani farzandash
tab naovarda hatto moҳxoro
dar azodori farzandash bar-
došt karda natavonist va xud
niz raxti safar bast ba peши
farzandash.

Amonati digare doštӣ:
ēri azizu dilbandro, ki tūli
solxozat ištirokati intizori
baradaron будед omadani
onxoro intizori mekaridem.
Oxir, padar, shohi bar-
daron буд. Nasixhatgari
maslihatchi xeshu tabor,
farzandonu baradaron va
xohari ažiz буд. Ҳеч ja
tūyō sur be ištirokat ta-
rabangz nabud, padar.

Ox, padar, oxihr chi guna
faromӯsh kumam lažaҳoi shiri-
ni umrro. Pas az raftan
digar shodio surur xamrohat
moro tark karad. Pas az raftan
koshonaomon ba motamasa-
ro tabdil ūft. Aknun zindagi
baroymon berangtu bemaъnist.
Kitobi zindagiymo sahiha
sahiha varakgardon mekuṇam;
lažaҳoi shirihi ҳaēti bo pa-
dar budanro, rӯi roxatcursi
bo modaram bar ba bar niša-
stanatro, mehrubonihoxatro,
“bācham” - gūhoxatro pāzmon
shudam, padar. Hatto, xar shab
vaqtē foriq af kor meshudam,

тавассути telefon сухбат
mekaridem ba farzandonam
mehrubonihoxat.

- Bācham, chi xol dor? -
megufut, vale ҳajhot, tūli
moҳxost telefonam zang na-
mezandu kase maro “Bācham”
gufta sado nemekunad, padar.

Ēdam meoyad on lažaҳoi,
ki man donishchӯ будам, chi
kadār daštigiri mekarid, maslihatam
medoid. Maҳzumakma
daštigiriat буд, ki man
ba kasihi intixobgarida
hud noil garida будам ба
kor ba haљk watani azi-
zam kamari hammat bастам..

Moҳi dekabro xar sol
mo, farzandon, besabrona
intizori mekaridem, chun
in moҳ rӯzi mavludat буд,
padar. Xar sol in rӯzro
dar ҳalqai farzandonu na-
beragon va aҳli bājt bo ja
shukӯҳi shaҳomat ҷashi
mehriyfet, vale sad afsus. In
rӯzro chi guna pasi sar namoem?
Vaqtē ki voridi ҳavli
meshavem, kī mōro bo chehrā
xandon peshvoz megirod, kī
baroymon dast ba sūi Xudo
baroшtota, niatxoi nek, or-
zu оmolro az Xudovand
illico menamoyad?

Padaram, pora dilam,
chonу чигарам, ganchi noёbam,
ҳasrat shabdoi behobiyam,
umedu rӯzhoi noumediym,
suttuni xonadonu ravshani
manzilam, barakati zindagi
dustat doram, dar xo-
tirotam to abad bokӣ hoҳi
mond. Baroшt gira kardam,
sheъr guftam, tarona xon-
dam, Didij? Na. Xondij? Na.
Shunidij? Na. Va xolo
man bo bugzi guluva diili
shikasta va chismi az nabu-
danat ҳasta. Nozbaroram,
gamgusoram, mehrubonam. To
nafas ҳastu dunё bo bozist,
az dogi

► ЭЪЛОН

ЧУМХУРИИ ВЕНГРИЯ ДАР АСОСИ БАРНОМАИ ҲАМКОРӢ БО ЧУМХУРИИ ТО҆КИСТОН ДАР СОҲАИ МАОРИФ БАРОИ ТАҲСИЛИ ШАҲРВАНДОНИ ТО҆КИСТОН ДАР ИН КИШВАР ДАР СОЛИ ТАҲСИЛИ 2022-2023 БУРСИЯҲОИ ТАҲСИЛӢ АЗ РӮИ ЗИНАҲОИ БАКАЛАВРИАТ (4-5 СОЛ), МАГИСТРАТУРА, PhD (2+2 СОЛ) ВА ИНЧУНИН, КУРСҲОИ ОМУЗИШИИ ЯКСОЛА ЧУДО НАМУДААСТ.

Таҳсил дар донишгоҳҳои Венгрия бо забонҳои венгерӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. Донишҷӯне, ки таҳсилро бо забони венгерӣ ба роҳ мемонанд, соли аввал курси омӯзиши забони венгериро гузашта, аз соли дуюм аз рӯи ихтисоси интихобнамудаашон таҳсил менамоянд.

Донишҷӯне, ки таҳсилро бо забони англисӣ интихоб менамоянд, метавонанд ҳам бо сертификатҳои сатҳи байналмилалии TOEFL, IELTS ва хам сертификатҳои одии Advance ва Upper - Intermediate худро номнавис намоянд. Аз ин лиҳоз ба довталабон зарур аст, ки ҳангоми интихоби донишгоҳ ба талаботи онҳо оид ба сатҳи забондонӣ ва сертификати зарурӣ шинос шаванд.

Довталабоне, ки муассисаи таълимиро (мактаб, донишгоҳ) бо забони англисӣ хатм намудаанд ва ё бо забони англисӣ таҳсил намуда истодаанд, метавонанд бе сертификати забондонӣ худро ба қайд бигираанд. Дар ин сурат ба онҳо зарур аст, ки маълумотнома дар хусуси бо забони англисӣ таҳсил намуданашонро пешниҳод намоянд.

Ба довталабоне, ки ҳангоми бакайдигирӣ сертификати забони англисӣ надоранд, зарур аст, ки маълумотнома иловагӣ пешниҳод намуда, дар он тасдиқ намоянд, ки то санаи 1 августи соли 2022 сертификати худро дастрас ва пешниҳод менамоянд. Дар сурати пешниҳод нагардидани маълумотнома мазкур ва инчунин, то санаи 1 апреля соли 2022 пешниҳод нагардидани сертификати забони англисӣ бурсия онҳо бекор карда мешавад.

Дар доираи бурсияҳои мазкур ҷониби Венгрия чунин имтиёзҳоро пешниҳод намудааст:

- > Таҳсили ройгон;
- > Хобгоҳи ройгон;
- > Суғуртai тибӣ;

> Стипендияи моҳона - барои донишҷӯёни зинаҳои бакалавр ва магистратура 120 евро ва барои донишҷӯёни зинаи PhD 415 евро (2 соли аввал), 530 евро (2 соли охир) пардоҳт карда мешавад.

Қабули ҳуччатҳо тарики онлайн дар сомонаи <https://apply.stipendiumhungaricum.hu/> то санаи 15 январи соли 2022 идома мейбад. То ин муддат довталабон бояд, ки худро дар сомонаи мазкур тарики онлайн ба қайд гирифта, тамоми ҳуччатҳои лозимаро дар шакли электронӣ (сканершуда) ба кабинети инфиродии худ ворид намояд.

Ҳуччатҳо ва талаботи онҳо:

1. Анкета - тарики онлайн бо забони англисӣ хонапурӣ карда мешавад,
2. Мактуби ҳавасмандӣ - (motivation letter) бо шрифти Times New Roman (ҳаҷми ҳарф 12) на камтар аз як сахифа;
3. Ҳуччати тасдиқкунандай дараҷаи забондонӣ (сертификат),
4. Транскрипсияи баҳоҳо бо тарҷумаи забоне, ки довталаб таҳсилро интихоб намудааст;
5. Маълумотномаи тиббии шакли байналмилалий, маълумотнома оид ба ВИЧ/СПИД (AIDS), гепатитҳои A, B ва C (бо тарҷумаи забони англисӣ дар сурате, ки маълумотномаҳо бо забони тоҷикӣ дастрас шуда бошанд);
6. Нусхай шиносномаи ҳориҷӣ, довталабоне, ки шиносномаи ҳориҷӣ надоранд, то дастрас намудани он метавонанд шиносномаи тоҷикии худро пешниҳод намоянд;
7. Аттестат - (танҳо барои зинаи бакалавр)-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва тарҷумаи он бо забони интихобнамудаи таҳсил (англисӣ ва ё венгерӣ);
8. Диплом - барои магистратура, дипломи муассисаи таҳсилоти олий ва тарҷумаи он бо забони интихобнамудаи таҳсил;
9. Накшай тадқиқотӣ (research plan), (танҳо барои зинаи PhD);
10. Ду тавсиянома (recommendation letter).

11. Тасдиқнома (declaration) - дар сурате, ки довталабон дар соли охри таҳсил карор доранд ва ҳоло сертификат, аттестат ва ё ин ки дипломи худро дастрас накардаанд, ҳангоми бакайдигирӣ (регистратсия) маълумотнома аз муассисаи худ оид ба таҳсил ва тасдиқнома бо имзои шахсии худ дар хусуси то санаи 1-уми августи соли 2022 пешниҳод намудани сертификат, аттестат, диплом ва дигар ҳуччатҳои заруриро манзур намоянд.

Нусхай аслии ҳаммаи ҳуччатҳои зикршударо бо забони интихобшудаи таҳсил тарҷума намуда, дар шакли электронӣ (сканершуда) ба кабинети инфиродӣ ҷойгузорӣ карда шаванд.

Довталабон метавонанд ба гайр аз ихтисоси интихобнамудаашон, ихтисоси дуюми иловагӣ низ (ба гайр аз ихтисосҳои тиббӣ) интихоб намоянд. Дар сурате, ки довталаб аз имтиҳони ихтисоси интихобнамудааш ноком мегардад, он ба имтиҳони ихтисоси иловатан интихобнамудааш роҳ мейбад.

Маълумоти муфассал дар сомонаи <https://apply.stipendiumhungaricum.hu/> бо забони англисӣ оварда шудааст.

Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат

барои ишғоли вазифаҳои холӣ дар кафедраҳои донишкада барои соли таҳсили 2021-2022 озмун эълон мекунад:

КАФЕДРАИ НАЗАРИЯИ И҆КТИСОДӢ
ВА ФА҆ОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ:

- омӯзгори қалон - 1 чой;
- асистент - 1 чой.

КАФЕДРАИ И҆КТИСОДИЁТИ ҶАҲОН:

- омӯзгори қалон - 2 чой;
- асистент - 1 чой.

КАФЕДРАИ РИ҆ЭЗИЁТ ДАР И҆КТИСОДИЁТ:

- мудири кафедра - 1 чой, доктор ё номзади илм;
- омӯзгори қалон - 1 чой;
- асистент - 1 чой.

КАФЕДРАИ СИСТЕМАҲО

ВА ТЕХНОЛОГИЯҲОИ И҆ТТИЛООТИ:

- мудири кафедра - 1 чой, доктор ё номзади илм;
- омӯзгори қалон - 1 чой;
- асистент - 2 чой.

КАФЕДРАИ МЕНЕЧМЕНТ:

- дотсент - 1 чой, номзади илм;
- омӯзгори қалон - 1 чой.

КАФЕДРАИ БИЗНЕСИ САЙЁҲӢ,
РЕКРЕАТСИЯ ВА МЕҲМОНДОРӢ:

- асистент - 2 чой.

КАФЕДРАИ ЗАБОНИ ҲОРИ҆ЧӢ:

- омӯзгори қалон - 1 чой;
- асистент - 2 чой.

КАФЕДРАИ ТАҲЛИЛИ И҆КТИСОДӢ
ВА ОМОР:

- мудири кафедра - 1 чой, доктор ё номзади илм;
- омӯзгори қалон - 1 чой;
- асистент - 1 чой.

КАФЕДРАИ ФА҆ОЛИЯТИ ГУМРУКӢ
ВА ҲУ҆ҚУҚ:

- омӯзгори қалон - 2 чой;

- асистент - 1 чой.

КАФЕДРАИ ТАРБИЯИ ЧИСМОНӢ:

- мудири кафедра - 1 чой, доктор ё номзади илм;
- омӯзгори қалон - 1 чой.

КАФЕДРАИ ФА҆ОЛИЯТИ БОНӢ:

- асистент - 2 чой.

КАФЕДРАИ ЗАБОНИ РУСӢ:

- мудири кафедра - 1 чой, доктор ё номзади илм;
- омӯзгори қалон - 1 чой;
- асистент - 1 чой.

КАФЕДРАИ БАҲИСОБГИРИИ
МУҲОСИБӢ ВА АУДИТ:

- дотсент - 1 чой, номзади илм;
- асистент - 1 чой.

КАФЕДРАИ И҆ДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ
ВА МАҲАЛӢ:

- мудири кафедра - 1 чой, доктор ё номзади илм;
- дотсент - 1 чой, номзади илм;
- асистент - 1 чой.

КАФЕДРАИ ЧОМЕАШИНОСӢ:

- омӯзгори қалон - 1 чой;
- асистент - 5 чой.

КАФЕДРАИ ГЕОГРАФИЯИ И҆КТИСОДӢ
ВА ЭКОЛОГИЯ:

- мудири кафедра - 1 чой, доктор ё номзади илм;
- асистент - 1 чой.

КАФЕДРАИ ЗАБОНИ ТО҆ЧИКӢ:

- мудири кафедра - 1 чой, доктор ё номзади илм;
- профессор - 1 чой;
- омӯзгори қалон - 1 чой.

Ҳуччатҳо то як мөн пас аз нашр гардидани

эълон қабул карда мешаванд.

Телефон барои тамос: 234-88-02

ЭЪТИБОР НАДОРАД

Шаҳодатномаи гумшуҷаи ГТС №0004190, ки онро соли 2002 Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №13-и ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ба Идиев Муҳаммадӣ Қузибоевич додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшуҷаи Т-АТУ №0216927, ки онро соли 2014 Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №52-и ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ба Шоев Файзиддин Зокиржонович додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшуҷаи А №992109 дар бораи ҳатми синфи 9, ки онро соли 1979 Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №61-и ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ба Насриддинова Фарогат Норовна додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшуҷаи А №57-и ноҳияи Абдураҳмони Чомӣ ба Сафаров Маъдихуҷа Маҳбурович додааст, эътибор надорад.

Дипломи гумшуҷаи №000653, ки онро соли 2001 Муассисаи давлатии таълимии «Литсейи қасбии техникии наклиёти роҳи

Шоҳадатномаи гумшуҷаи Т-ШТА №0328136, ки онро соли 2009 Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №57-и ноҳияи Абдураҳмони Чомӣ ба Сафаров Маъдихуҷа Маҳбурович додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшуҷаи Т-АТУ №0216927, ки онро соли 2014 Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №52-и ноҳияи Абдураҳмони Чомӣ ба Сафаров Маъдихуҷа Маҳбурович додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшуҷаи А №57-и ноҳияи Абдураҳмони Чомӣ ба Сафаров Маъдихуҷа Маҳбурович додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшуҷаи Т-АТУ №006849, ки онро соли 2019 миёнаи умумии №15-и ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба Абдураҳмонова Маҳлий Абдумаруповна додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшуҷаи Т-ШТА №049325, ки онро соли 2005 миёнаи умумии №15-и ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба Курбанов Абдулбосит Раимджонович додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшуҷаи Т-АТУ №0110005977, ки онро соли 2005 миёнаи умумии №15-и ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба Абдураҳмонова Маҳлий Абдумаруповна додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшуҷаи Т-АТУ №0110005977, ки онро соли 2005 миёнаи умумии №15-и ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба Абдураҳмонова Маҳлий Абдумаруповна додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшуҷаи Т-АТУ №0110005977, ки онро соли 2005 миёнаи умумии №15-и ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба Абдураҳмонова Маҳлий Абдумаруповна додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гумшуҷаи Т-АТУ №0110005977, ки